

Пардохти андозҳо - нишонаи
бофарҳангии ҷомеа

Боҷу

№11 (1212)

Панҷшанбе,
12 март соли 2020

www.bojukhiroj.tj
E-mail: boju_hiroj@mail.ru

Ҳафтанома аз 26 декабри соли
1998 чоп мешавад.



ХИРОҶ

Нашрияи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хусусиятҳои имтиёзҳои андозӣ

Сухбат дар бораи имтиёзҳои андоз, ки онро қонунгузори Тоҷикистон баҳри
субъектҳои алоҳида ва соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт пешбинӣ намудааст



ПРЕЗИДЕНТ



**Сароғози ҳастии
башар, офаранда
ва идомабахши
ҳаёти инсоният**

Суханронии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Пешвои миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба
муносибати Рӯзи Модар

Саҳ.2-3

МАҚТУБИ ДАСТУРӢ

**Оид ба такмили
низоми
содакардашуда**

Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти
мақомоти ҳудудии андоз
мерасонад, ки тибқи Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
ворид намудани тағйири иловаҳо
ба Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон» аз 2 январи соли
2020, №1676 ба моддаҳои
291-296 Кодекси андоз тағйири
иловаҳо ворид гардид.

Саҳ.4

КОРҶОИ ФАҲМОНДАДИҲӢ

**Кафили
боэътимод**

Насбу истифодаи оқилонаи
мошинҳои назоратӣ- ҳазинавии
дориҳои ТИЭ - воситаҳои асосии
баланд бардоштани маданияти
хизматрасонӣ ва иҷрои ҳисоби
пулӣ бо аҳоли

Саҳ.8

11 МАРТ - РӮЗИ МАТБУОТ

**Неруи тавоноии
ҷомеа**

Сухани созанда дар хизмати
ҷомеа

Саҳ.9



**Эъломияи андоз
аз даромадро
то 1-уми апрели
соли равон ба
мақомоти андози
маҳалли зисти
худ пешниҳод
намоед!**

TADAT
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ОЦЕНКИ НАЛОГОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

**«ДОКЛАД ОБ ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ»
Республика Таджикистан**

Модарону хоҳарони азиз! Ҳозирини гиромӣ!

Модар сароғози ҳастии башар, офаранда ва идомабахши ҳаёти инсоният мебошад. Замири ӯ аз меҳру муҳаббат ва лутфу меҳрубонӣ сиришта шудааст, ки ин хислатҳои наҷиб модарро мавҷудӣ бузург муқаддаси тамоми давру замонаҳо гардониданд.

Бузургони олам аз қадим то ба имрӯз раҳму шафқат, фазила-ту порсой, фӯрӯтанӣву хоксорӣ, заҳмату бедорхобиҳои модарро ситоиш мекунанд ва ба номи покаш ҳамду сано мехонанд.

Мо низ рисолати инсонофариву ҳаётбахши модаронро ҳамеша қадр мекунем ва ба сиришти поку номи неки онҳо арҷ мегузорем.

Имрӯз, ки мо ба ифтихори яке аз ҷашнҳои зебову фараҳбахш — Рӯзи Модар ҷамъ омадаем, модарону бонувони арҷманд ва занону духтарони азизу меҳрубони кишвар, инчунин, шумо — ҳозирини гиромиро самимона ва сидқан табрик гуфта, ба ҳар яки онҳо ва ба ҳамаи шумо, ки дар ин толор ҳузур доред, саломатӣ, бахту иқболи баланд, хонабодӣ ва саодати рӯзгорро орзу менамоем.

Ҷашни фархундаи модарону бонувон ҳамасола аз омадани фасли баҳор ва ҷашни Наврӯзи Аҷам мужда мерасонад. Дар ин айём табиат аз нав эҳё шуда, хурраму дилкаш мегардад. Ин рангорангии табиат ба ҳусни модарону бонувони мо зебову назокати бештар зам мекунад. Яъне фасли баҳор, ки ба табиати модарону хоҳарони мо созгор мебошад, сиришти зебои-парастии онҳоро таровати баҳорона мебахшад.

Мехоҳам дар ин лаҳзаҳои пурнишот бо ифтихору сарфарозӣ хотирнишон намоям, ки иффату маърифат ва сабру таҳаммул ҳамчун сифатҳои беҳтарини милли мақому манзалати занону бонувони моро дар ҷомеа баланд бардошта, онҳоро азизи ҳар як оила ва қуввати дили аҳли хонавода гардониданд.

Зан — Модар бо сад мушкӣ, вале бо нияти неку умеди зиёд инсонро ба дунё меорад, ӯро тарбия мекунад ва ба камол мерасонад.

Доир ба ин масъала дар яке аз суҳанронҳои худ таъкид карда будам, ки “модар гаҳвора ва оламро ба ҳам мепайвандад ва бо сиришту замири покаш барои ҳастии фарзанд, ободии хонадон ва осоиши ҷомеа талаш менамояд”.

Модар чунон дили пур аз меҳр дорад, ки дар бисёр ҳолатҳо бо меҳрубониву бахшояндагии хоси худ аз ғуноҳи фарзанд мегузарад ва ӯро мебахшад.

Суҳане, ки модар ба фарзанд мегуяд, дӯстдориву меҳрубонӣ ва ғамхорие, ки нисбат ба фарзанд зоҳир мекунад, чунин суҳанонро ҳеҷ каси дигар намегуяд ва чунин ғамхориву дӯстдориро ҳаргиз шахси дигар карда наметавонад.

Барои падару модар авлотарин давлат фарзанди солиму солеҳ ва хушбахт аст ва барои фарзанд низ падару модар доштан беҳтарин сарват мебошад. Мо, фарзандон чӣ қадаре, ки ба модар хизмат накунем, ҳатто якшаба ранҷи шабзандадорихи ӯро қуброн карда наметавонем.

Модар барои фарзанд дарҳои илму маърифатро боз мекунад, яъне аввалин омӯзгори фарзанд мебошад, ба хотири оромӣ осуда ва пояндаву устувор нигоҳ доштани оила, ҷомеа ва давлат беминнат талаш меварад.

Аз ин рӯ, модар барои фарзанд ҳам умеду орзу, ҳам қалбу

Сароғози ҳастии башар, офаранда ва идомабахши ҳаёти инсоният

Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи Модар



рӯҳ, ҳам дармони ҷисму ҷон, яъне меҳрубонтарину ғамхортарин ва муқаддастарин шахс мебошад.

Беҳтарин тухфа барои модар на гулу гулдаста, на молу сарвати дунё, балки хушбахтиву саломати фарзанд ва як меҳрубониву навозиши ӯ мебошад.

Ҳамчунин, мехоҳам хотирнишон созам, ки мафҳумҳои муқаддаси “Модар” ва “Ватан” бо ҳам тавъам буда, фарзандони ватандӯстро маҳз модар ба дунё меорад ва муҳаббати Ватанро бо шири сафедаш дар вучудӣ фарзанди худ ҷой мекунад.

Дар Тоҷикистони азизи мо хурду бузург заҳмату фидокориҳои модарону бонувонро қадр мекунанд. Зеро бонувони мо имрӯз бо нангу номуси ватандорӣ дар соҳаҳои гуногун баробари мардон фаъолият доранд. Саҳми бисёр арзишманди онҳо ва натиҷаи заҳмати софдилонашон дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа мушоҳида мегардад.

Мо ҳар яки шумо, модарону бонувони азизро дӯст медорем, бо занону духтарони ватандӯст ифтихор мекунем ва бовар дорем, ки шумо вазифаҳои бадӯшдоштаи ҳудро минбаъд низ сарбаландона иҷро карда, дар рушду ободии кишвари азизамон саҳми боз ҳам бештар мегузоред.

Занону модарони мо ҳанӯз дар оғози даврони Истиқлоли давлатӣ ба хотири ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои худ ва ба этидоло овардани вазъи кишвар азму талаш карда, дар роҳи расидан ба сӯлуҳ субот ва ваҳдати миллий саҳми арзишманд гузоштанд.

Ҳоло ҳазорҳо нафар занону бонувони қавиירוда ва ҷасуру далери мо дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи хизмати Модар — Ватанро адо карда, дар ҳифзи марзу буми кишвар ва тартиботу оромии ҷомеа баробари мардон адои вазифа карда истодаанд.

Мо бо чунин занону бонувони матиниродаи миллат ифтихор мекунем ва ба садоқати онҳо ба Ватан аҳсан мехонем.

Ҳукумати мамлакат барои мунтазам беҳтар гардонидани вазъи иҷтимоии занону бонувон ва дастгирии ин табақаи бонувони ҷомеа

ҳамаи тадбирҳои заруриро андешида истодааст.

Занону духтарони лаёқатманд ва кордону ташаббускор ба хизмати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ торафт бештар ҷалб гардида истодаанд.

Ба ҳолати аввали март соли 2020 аз шумораи умумии қариб 19000 нафар хизматчиёни давлатӣ 4500 нафар ё 25 фоизро занон ташкил дода, аз ҷумла 1100 нафар ё 19 фоизи онҳо имрӯз дар вазифаҳои роҳбарикунанда кор мекунанд.

То охири соли 2019 бонувону занон дар ҳайати Ҳукумати мамлакат ҳамагӣ 4,7 фоизро ташкил медоданд, вале ин нишондиҳанда имрӯз ба 14,7 фоиз расидааст.

Мо минбаъд низ ба занону бонувон ҳамчун нерӯи бузурги ҷомеа такя мекунем ва барои ҳалли мушкилоти ин табақаи бонувони иҷтимоӣ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонем. Ҳоло дар ин самт татбиқи якҷанд стратегияву консепсия ва барномаҳои давлатӣ идома дорад.

Илова бар ин, барои дастгирии занону духтарони соҳибкор грантҳои Президентӣ таъсис дода, тавассути маблағҳои, ки бо ин мақсад ҷудо мегарданд, саҳми занон дар рушди иқтисоди миллий торафт меафзояд.

Ғайр аз ин, солҳои охир дар бисёр шаҳру ноҳияҳо корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсоли бунёдгардида, ҳазорон нафар бонувону духтарон бо ҷойи кор таъмин шуда истодаанд.

Имрӯзҳо садҳо нафар занону бонувон дар бунёди неругоҳи барқи обии “Роғун” ва дигар сохтмонҳои азими мамлакат софдилона заҳмат меканд.

Масалан, дар иншооти аҳамияти стратегидоштаи неругоҳи барқи обии “Роғун” 750 нафар занону бонувон, аз ҷумла 40 нафар дар вазифаҳои роҳбарикунанда, беш аз 260 нафар дар неругоҳҳои “Норак”, “Бойғозӣ” ва 1500 нафар дар корхонаи “Алюминийи тоҷик” кор мекунанд, ки зиёда аз 150 нафари онҳо роҳбарони бахшҳои гуногун мебошанд.

Дар деҳоти кишвар низ корҳои вазину заҳматталаб ба дӯши занону бонувон қарор доранд.

Имрӯз аксари хоҷагҳои деҳқониро дар мамлакат занон роҳбарӣ мекунанд. Ҳоло дар кишвар роҳбарони 32 ҳазору 200 хоҷагии деҳқонӣ занон мебошанд ва онҳо дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳифзи амнияти озуқавории мамлакат саҳми шоиста мегузоранд.

Бонувону духтарони мо иқдоми “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” — ро самимона дастгирӣ карда, бо эҳёи касбу ҳунарҳои қадима дар тамоми қаламрави мамлакат марказҳои ҳунармандӣ ташкил менамоянд ва ҳоло ба шарофати ташаббусҳои онҳо ҳазорҳо нафар занону духтарони дигар ба омӯзиши касбу ҳунар ҷалб шуда истодаанд.

Умедворам, ки бонувону занони тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои дар паёми навбатии Роҳбари давлат ба Маҷлиси Олӣ гузашташуда доир ба азҳудкунии касбу ҳунар амал карда, дар панҷ соли оянда бо тамоми роҳу воситаҳо барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва касбиҳои байни занону духтарон саъю талаш мекунанд ва дар беҳтар гардонидани шароити зиндагии ҳар як оила саҳми шоиста мегузоранд.

Дастовардҳои занону бонувони мо дар соҳаи саноат низ қобили таҳсину офарин мебошад. Онҳо дар корхонаҳои хурду бузурги мамлакат заҳмат кашида, дар татбиқи ҳадафи қоруми миллий — саноатикунони босуръат фаъолона иштирок доранд.

Ҳазорҳо нафар занони ботачрибаю қавиירוда солҳои охир корхонаҳои хусусӣ, аз ҷумла коргоҳу марказҳои насосҷиву дӯзандагӣ таъсис дода, барои даҳҳо ҳазор нафар бонувону духтарон ҷойҳои корӣ муҳайё кардаанд.

Бонувони соҳибкори тоҷик дар бунёди марказҳои хизматрасониву тиҷоратӣ ва сохтмони иншооти иҷтимоӣ, аз қабили муассисаҳои томактабӣ, бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ фаъолона ширкат меварзанд.

Саҳми занону духтарон дар рушди соҳаҳои илму маориф, фарҳанг, тандурустӣ ва дигар самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар торафт афзун шуда истодааст.

Тавре ки дар паёми худ ба Маҷлиси Олӣ ишора кардам, имрӯзҳо дар соҳаи маорифи кишвар 73 фоиз, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 67 фоиз ва фарҳанг 51 фоиз занону бонувон фаъолияти пурсамар доранд.

Тибқи маълумот дар соҳаҳои гуногуни кишвар 116 нафар докторҳои илм ва 1124 нафар номзадҳои илм, аз ҷумла 15 доктор ва 133 номзоди илм дар соҳаи илмҳои дақиқ аз ҳисоби занон фаъолият мекунанд.

Беш аз 82000 нафар занону духтарони тоҷик касби бошарафи омӯзгориро ба уҳда дошта, дар

таълиму тарбияи насли ояндасози кишварамон нақши арзанда мегузоранд.

Занони боиродаи тоҷик ҳатто дар дурдасттарин деҳоти кишвар ба сифати таҳсилот диққати ҷиддӣ дода, баробари волидайн дар тарбияи хонандагон ҳиссагузор мебошанд.

Занону бонувони мо ҳамчун табибу ҳамшираи шафқат барои саломатии аҳли ҷомеа заҳмат каша, беморонро шифо мебахшанд ва як қисми онҳо ба корҳои илмиву таҳқиқотӣ машғул шуда, дар рушди илми тиб ҳиссаи ҳудро гузошта истодаанд.

Бо вучуди ин, бонувони табибро зарур аст, ки нозуқиҳои соҳаро боз ҳам беҳтар аз ҳуд намоянд, барои солимии ҷомеа бештар кӯшиш кунанд ва ба сокинони мамлакат содиқона, бо дониши баланди касбӣ ва муоширати хуб хизмат расонанд. Зеро барои давлат миллати солим даркор аст ва саломатии мардум боигарии давлат мебошад.

Қобили зикр аст, ки солҳои охир майли духтарон ба таҳсил ва гирифтани маълумоти олиӣ касбӣ торафт бештар шуда истодааст. Ҳоло қариб 150 ҳазор нафар духтарон машғули омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва ибтидоиву миёнаи касбӣ мебошанд.

Аз ибтидои таъсис додани квотаҳои Президентӣ то соли хониши 2019-2020 зиёда аз 11 000 нафар духтарон аз ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон бо истифода аз ин имтиёз ба мактабҳои олӣ дохил шуда, беш аз 10 000 нафари онҳо соҳиби маълумоти олӣ ва касбу ҳунар гардида, ҳоло дар соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллий муваффақона фаъолият карда истодаанд.

Саҳми духтарони соҳибмаърифати тоҷик, ки дар муассисаҳои олиӣ кишварҳои хориҷӣ таҳсил мекунанд, сол ба сол меафзояд.

Аз 30 ҳазор нафар донишҷӯёне, ки ҳоло дар хориҷи мамлакат машғули таҳсил мебошанд, 12300 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд.

Духтарони соҳибистеъдоду болаёқати мо ҳангоми таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олиӣ касбии кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон номи модар ва зани тоҷик, миллат ва давлати тоҷикон ва Ватани азизамонро баланд бардошта, қисме аз онҳо таҳсилро дар муассисаҳои бонувони илмӣ идома дода истодаанд.

Ҳозирини муҳтарам!
Дар интиҳоботе, ки чанд рӯз пеш баргузор гардид, номзадии шумораи зиёди бонувони фаъоли мо ба вакилии парламенти мамлакат ва маҷлисиҳои маҳаллӣ пешниҳод шуда, аксари мутлақӣ онҳо ба пирӯзӣ ноил гардиданд. Ин боз як нишонаи эътирофи мақому манзалати зан аз ҷониби шаҳрвандон ва давлату Ҳукумат мебошад.

Тибқи ҳисобҳои пешакӣ ҳоло шумораи занон дар мақоми олиӣ қонунгузори мамлакат, яъне Маҷлиси намояндагон ба 24 фоиз, дар маҷлисиҳои вакилони халқи шаҳри Душанбе ба 41,5, вилоятҳои Хатлон 34,8, Суғд 33,3, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 34,4 ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 29,4 фоиз расида, илова бар ин, дар дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ беш аз 50 нафар занону духтарон фаъолият доранд.

Аз шумораи умумии номзадҳое, ки мо дар Анҷумани Ҷизби Халқи Демократии Тоҷикистон ба вакилии Маҷлиси намояндагон пешбарӣ кардем, 50 ғолибон бонувону

Сароғози ҳастии башар, офаранда ва идомабахши ҳаёти инсоният

Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи Модар

занони ғаёл ва ташаббускоранд. Умедворам, ки вакилони нав интиҳобшуда дар таҳияи қонунҳое, ки ба пешрафти минбаъдаи кишварамон мӯсоидат менамоянд, саҳми сазовор мегузоранд.

Бо истифода аз фурсати муносиб, меҳоҳам ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла бонувони шарафманд, ҷавонони ватандӯст, ҳамватанони бурунмарзӣ, инчунин, хизбҳои сиёсии кишвар, ташкилоту созмонҳои ҷамъиятӣ ва умуман, ҷомеаи шаҳрвандӣ барои ширкати ғаёлонаашон дар интиҳоботи вакилони Маҷлиси намояндагон, маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот сидқан миннатдорӣ баён намоям.

Чорабиниҳои мазкур, воқеан, нишонаи болоравии фарҳангии сиёсии ҷомеа, дарки масъулияти ватандорӣ ва рамзи возеҳу равшани анъанаи таҳаммулгароиву ҳамдигарфаҳмии сокинони кишвари маҳбубамон ба хотири сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва осоиши ҷомеа гардида, ба таҳкими нуфузу эътибори давлати тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ мӯсоидат намуд.

Дар баробари дастовардҳои назаррас, дар ҷомеаи мо ҳанӯз баъзе мушкилоту масъалаҳое низ ба назар мерасанд, ки мо бояд онҳоро бо кӯшиши яққол ҳаллу фасл намоем.

Алалхусус, афзоиш ёфтани ҷудошавии оилаҳои ҷавон солҳои охир боиси ташвиши ҷиддии аҳли ҷомеа гардидааст.

Аз рӯи таҳлилҳои мутахассисон сабаби асосии сар задани низоъҳо байни зану шавҳар дар оилаҳои ҷавон ба ҳаёти мустақилона омода набудани духтарон ва ҷавонон мебошад.

Иддае аз падару модарон фарзандонро ба зиндагии мустақилона ҳоло ҳам дуруст омода намесозанд, онҳоро соҳиби касбу ҳунар намеkunанд ва дар тафаккурашон сабру таҳаммулро ҷой намедиханд.

Кумитаҳои кор бо занон ва оила, ҷавонон ва варзши ва сохторҳои онҳо дар маҳалҳо, занони ботаҷриба, Шӯрои ҷамъиятӣ, шӯроҳои куҳансолон, зиёиён ва падару модарон бояд дар самти тарбияи дурусти ахлокии ҷавонон ва ба зиндагии мустақилона омода кардани фарзандон бештар ва яққол амал намоянд.

Илова бар ин, ман аз шумо, модарону бонувони азиз, даъват менамоям, ки нисбат ба шавҳарони худ меҳрубону ғамхор бошед ва ба қадри заҳмати онҳо низ расед. Бовар дошта бошед, ки дар ин сурат шумо ҳатман оилаи мустаҳкам барпо карда метавонед, саломатиатон хуб мешавад ва умри бобаракат мебинед.

Чунки муносибати хуби байниҳамдигарии падару модар ба фарзандон ва аҳли оила таъсири мусбат мерасонад ва ба онҳо дарси ибрат мегардад. Яъне фарзанд тарзи дурусти оиладорӣ ва муносибату муоширатро бевосита аз падару модари худ меомӯзад.

Танҳо дар чунин оилаҳо фарзандон падару модари худ ва калонсолонро эҳтиром мекунанд, дастгири кумақрасони онҳо мешаванд ва ҳамчун шахсони хайрхоҳу савобҷӯ ба камол мерасанд.

Масъалаи дигаре, ки боиси нигаронист, ин аз таҳсил дур мондани иддае аз духтарон мебошад. Чунин рафтори баъзе падару модарон ҳаргиз қобили қабул буда наметавонад. Зеро ҳар як духтар бояд баробари писарон таҳсил намояд, дониш ва касбу ҳунар омӯзад ва соҳиби хушбахтии ояндаи хеш гардад.

Падару модароне, ки ба таҳсил

ва касбу ҳунаромӯзии духтарони худ монеъ мешаванд, сабабгори дар оянда бадбахт шудани фарзандон ва оилаи онҳо мегарданд.

Модоме, ки падару модарон ҳамеша дар андешаи камолоту хушбахтии фарзандон бошанд, пас бояд кӯшиш кунанд, ки онҳо беса-вод намонанд, соҳиби маълумот ва касбу ҳунар шаванд.

Шумо тасаввур мекунед, ки дар замонаи пешрафти бесобиқаи илму техника ва технология шахсе, ки саводи кофӣ надорад ва аз дастовардҳои замони муосир огоҳ нест, чӣ гуна метавонад зиндагии худ ва оилаашро пеш барад.

Фаромӯш набояд кард, ки духтарони имрӯз модарони оянда, яъне тарбиятгарони насли фардо мебошанд ва зани босавод дар оила нақши бисёр муҳим мебозад.

Модарону бонувони мо, инчунин, вазифадоранд, ки ба масъалаи китобхонии фарзандон муносибати ҷиддӣ дошта бошанд ва ҳудашон низ бояд ҳарчи бештар мутолиа кунанд.

Зеро барои фарзандону набеароҳоро ба китобхонӣ ташвиқу ҳидоят кардан ҳуди модарон доир ба ин ё он асар бояд маълумот дошта бошанд.

Мо озмуни «Фурӯғи субҳи доной...» -ро бо умедӣ саҳми бузургии модарон дар ин кори бисёр манфиатбахш эълон кардем ва бовар дорем, ки бонувону модарони азизи мо дар ин самт низ нақши назаррас мебозанд.

Вобаста ба ин, мо ду қонуни миллий қабул кардем, ки ҳар кадоми он ба паст рафтани шиддати хурофот ва риоя гардидани фарҳангу анъанаҳои мардумӣ мӯсоидат намуд. Махсусан, Қонун “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” имкон дод, ки хароҷоти оилаҳо кам ва маросиму маърақаҳо ба меъёри муайян дароварда шаванд.

Дар натиҷаи амалӣ шудани ин қонун вазъи иҷтимоии оилаҳо, пеш аз ҳама, оилаҳои камбизоат хеле бештар гардид. Маърақаҳо ба танзим даромада, исрофкорӣ ва хароҷоти дуомдараҷа аз байн рафт ва дар маърақаҳо тартиботи ягона ҷорӣ гардид.

Бо вучуди ин, ҳоло ҳам дар баъзе шахру ноҳияҳо, баҳусус, бо айби баъзе занон аз оилаҳои мансабдорону хизматчиёни давлатӣ, соҳибкорон ва ходимони дин меъёрҳои танзим ҳалалдор гардида, ҳолатҳои зоҳирпарастиву худнамой ва зиёдаравию исрофкорӣ ба мушоҳида мерасанд, ки боиси нигаронӣ мебошад.

Мутаассифона, имрӯз ҳам ҳастанд шахсоне, ки дидаву дониста талаботи қонунро вайрон мекунанд.

Аз ин рӯ, ба занону модарони кишвар тақроран таъкид карданам, ки аз зоҳирпарастиву исрофкорӣ ва маърақаҳои пурдабада худдорӣ кунанд, талаботи қонунро риоя

намоянд ва маблағроеро, ки дар маърақаҳои зоҳирпарастона харҷ мекунанд, барои шароити бехтари хонадон, оилаҳои ҷавон ва ободии хонаву кошонаи худ сарф намоянд.

Бо мақсади вусъат бахшидан ба корҳои ободонӣ ба ифтихори сисолагии Истиқлоли давлатӣ бо супориши Роҳбари давлат ҳар як хонаву манзили зист бояд тозаву озода ва таъмиру таҷдид карда шавад.

Мардуми мо, аз ҷумла бонувону занон метавонанд маблағҳои сарфакардаи худро ба ин самт равона карда, шароити зиндагии худ ва оилаашонро бештар намоянд.

Зеро дар баробари тарбияи фарзандон ва сарфаю сариштакорӣ дар оила, тозаву озода нигоҳ доштани манзили зист ва ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ одат додани аъзои хонавода, аз ҷумла кӯдакону наврасон ва нигоҳ доштани саломативу тандурустии онҳо пеш аз ҳама, вазифаи модарону занон мебошад.

Тавре ки медонед, беэътиной ба масъалаҳои тозагӣ, яъне риоя накардани талаботи беҳдоштӣ (гигиенаи шахсӣ) сабаби асосии паҳншавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ба ҳисоб меравад.

Хусусан, дар шароити, ки аксарияти аҳолии кишвари мо дар деҳот зиндагӣ мекунанд, бонувону занони мо бояд ба ин масъалаҳо эътибори доимӣ ва таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд.

Рӯзҳои охир мардуми сайёро бемории коронавирӯс, ки як намуди зуком мебошад, ба таҳлука андохтааст. Тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид дар ҷаҳон ҳар сол қариб сӣ миллион нафар одамон танҳо аз бемории вирусӣ норасоии масунияти одам, яъне СПИД ба ҳалокат мерасанд.

Дар кишвари мо фавти табиӣи одамон дар як сол қариб 40 – 45 ҳазор нафар ва дар як моҳ то сеюним ҳазор нафарро ташкил мекунанд.

Лекин бояд донист, ки дар ҷаҳон тибқи нишондиҳандаҳои расмӣи Ташкилоти умумиҷаҳонӣи тандурустӣ имрӯз се намуди вирусӣ зукоми мавсимӣ, аз ҷумла намӯдҳои «А», «Б» ва «С» дар гардиш буда, хатари намӯдҳои зикршудаи зуком нисбат ба коронавирӯс бештар аст.

Ҳар сол дар сайёра то 3-5 миллион нафар гирифтори шаклҳои миёна ва вазнини зуком гардида, аз ин шумора аз 300 ҳазор то 650 ҳазор нафар одамон фавт мекунанд. Дар кишвари мо сатҳи беморшавӣ бо зуком соли 2018 тақрибан 372 ҳазор ва соли 2019 — ум 374 ҳазор нафарро ташкил карда, аз ин шумора дар ду соли зикршуда 694 нафар фавтидааст, ки ҳамагӣ 0,09 фоизро ташкил медиҳад.

Меҳоҳам таъкид намоям, ки мардуми мо набояд ба таҳлука афтода, ба сухани шахсони воҳимачӣ ва ҳангоматалаб бовар кунанд, балки ба маълумоте, ки аз тарафи

мақомоти расмӣи давлатӣ ҳар рӯз аз тариқи воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла шабакаҳои телевизион ва радио пешниҳод мегардад, таъя намоянд.

Мардуми мо рӯзҳои аз ин ҳам сахту вазнинро аз сар гузаронидаанд. Масалан, давраи ҷангии шаҳрвандӣ, яъне солҳои 1992 — 1993 сокинони ноҳияҳои Фарҳор ва Мир Сайид Алии Ҳамадонӣи собиқ вилояти Қўлоб, ки аз ҷониби муҳолифин бо роҳбарии хизби террористиву экстремистии наҳзати ислом дар муҳосираи озӯқаворӣ қарор доштанд, аз ноилоҷӣ ба истеъмоли ҳар гуна гиёҳҳо ва маводи озӯқаи пастсифат маҷбур шуданд ва ба бемории гелиотроп гирифтӣ гардида, ҳазорҳо нафари онҳо талаф ёфтанд.

Кор ҳатто ба ҷое расида буд, ки мо аз кишварҳои ҳамсоя беморхонаҳо (госпиталҳо) — и саҳроӣ оварда, беморонро дар онҳо ҷой кардем ва ба табобат фаро гирифтем.

Мардуми мо бояд дар хотир дошта бошанд, ки давлат ва Ҳукумати мамлакат барои ҳар гуна ҳолатҳои эҳтимолий захираи кофии маводи озӯқаро дорад ва намегузорад, ки аҳолии кишвар беозӯқа ва доруворӣ монад. Зеро таъмини амнияти ҷомеа ва осоиши шаҳрвандон бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо вазифаи аввалиндараҷаи давлат мебошад.

Мо мардумро дар давоми қариб сӣ сол гурусна нагузоштем. Наход, ки дар шароити осоишта ба гуруснагӣ ва азият кашидани халқамон роҳ диҳем?

Бинобар ин, ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла шумо, ҳозирини гиромӣ муросиат мекунам, ки ба ҷойи бовар кардан ба ҳар гуна шахсони ҳангоматалаб ва хари-дорӣи микдори зиёди маҳсулоти хӯроқӣ ба қоидаҳои беҳдошти шахсӣ, тозагӣ ва озода нигоҳ доштани манзили зист, ҷойи кор ва маҳалли истиқомати худ эътибори ҷиддӣ диҳанд. Чунки ҳама гуна бемориҳои сироятӣ дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои беҳдошти ва тозагӣ паҳн мешаванд.

Таъкид месозам, ки ба ҷойи ороستاني дастурхони пурдабадабаву намоишкорона ва гузаронидани маърақаҳои зиёдатӣ ба таъмиру таҷдиди хонаву кошона ва муҳайё кардани шароити замонавии зиндагӣ эътибор додан зарур аст.

Ҳамчунин, меҳоҳам таваҷҷуҳи модарону бонувони муҳтарамро бори дигар ба масъалаи риояи расму ойинҳои миллий, аз ҷумла тарзи либоспӯшӣ, хусусан, дар ноҳияҳои атрофи пойтахти мамлакат ҷалб намоям.

Тақлид ба либоспӯшии бегона, яъне бегонапарастӣи нишонаи возеҳи бефарҳангиву бемаърифатӣ ва гузашта аз ин, ҷаҳолат аст ва оқибати хуб надорад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару

модар дар таълиму тарбияи фарзанд” масъалаҳои дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ ва эҳтироми арзишҳои фарҳангии милливу умумибашарӣ тарбия кардани фарзандон ва ҳимояи ҳуқуқи манфиатҳои онҳоро танзим менамояд.

Дар баробари ин, ки падару модар дар масъалаи таълиму тарбияи фарзанд масъулият доранд, фарзандон низ масъуланд, ки иззату эҳтироми падару модарро ба ҷо оранд ва онҳоро ҳангоми калонсоливу пири нигоҳубин кунанд.

Мо ин масъаларо дар Конститутсия ва дигар қонунҳо пешбинӣ кардаем. Зеро падару модар, тавре ки гуфта шуд, тамоми имкониятҳои худро ба фарзанди худ аз лаҳзаи таваллуд то ба камол расидани ӯ сарф мекунанд. Аз ин лиҳоз, фарзандон низ вазифадор ва уҳдадоранд, ки ба волидайнӣ худ ғамхорӣ кунанд.

Дар шароити кунунӣ мо бояд ба тарбияи фарзандон бештар диққат диҳем, онҳоро ба донишандӯзӣ ва аз худ кардани касбу ҳунар сафарбар созем ва ғаёлияти ҳаррӯзаашонро зери назорат қарор диҳем.

Мо бояд тамоми чораҳоро андешем, ки дар панҷ соли оянда ҳар як шахс ва дар навбати аввал, ҷавонон соҳиби касбу ҳунар гарданд.

Занону бонувони арҷманди мо ва тамоми сокинони мамлакат, хусусан, имрӯзҳо, ки ҷашни Наврӯз — соли нави аҷдодии мо наздик шуда истодааст, бояд ба масъалаи тозаву озода ва ободу зебо кардани манзили зист ва маҳалли истиқомати худ эътибори аввалиндараҷа диҳанд.

Зеро мардуми бостонӣи мо ҳар гуна ҷашну маърақаро бо хонаи обод ва рӯҳияи болида баргузор мекунанд.

Модарони азиз ва бонувони муҳтарам!

Боиси ифтихор аст, ки занону духтарони ҳунарманди тоҷик ғайр аз қору ғаёлияти пурсамар дар соҳаҳои муҳталифи кишвар дар озмунҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ низ иштирок карда, соҳиби ҷоизаву ҷойҳои ифтихорӣ гардида истодаанд.

Маҳсули эҷоди бонувони ҳунарманд ва чеварону заргарони тоҷик низ дар якҷанд намоишгоҳҳои сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ гузошта шуда, маҳорату истеъдоди занону бонувони моҳири мо баҳои баланд гирифт.

Дар ҳақиқат, занону бонувони тоҷик бо сабру таҳаммул, иффату пурсой, меҳру садоқат ва гузашта аз ин, бо қору пайқори созанда ва заҳмати софдилона номи Зан — Модарро маҳбуби қалбҳо гардониданд.

Тавре ки Аллома Иқбол меғӯяд: “Зан ҷароғи пурнури хонавода, маркази меҳр, намояндаи ишқ, намоёнгари покӣ, намунаи муҳаббатӣ дӯстӣ ва ҷашмаи бахшиш аст”.

Мо ба ҳунару истеъдод, кӯшишу ғайрат, қобилияти ташкилотчиӣ ва маҳорату қордонии модарону бонувони азизамон таҳсин хонда, бовар дорем, ки онҳо дар оянда низ дар татбиқи сиёсати давлат ва Ҳукумати кишвар, пешрафти ҷомеа ва ободии Ватани маҳбубамон нақши шоистаи худро мегузоранд.

Дар охир, бори дигар ҳамаи шумо, модарони мӯнису ғамхор, бонувони хушбахту сарбаланд ва духтарони боғайрату ватандӯстро ба муносибати Рӯзи Модар самимона табрик гуфта, ба ҳар яки шумо, пеш аз ҳама, саломатӣ, умри дарози бобаракат, рӯзгори обод, хушбахтӣ ва иқболи нек орзу менамоям.

Рӯзи Модар муборак, модарону бонувони азиз!

Оид ба такмили низоми содакардашуда

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти мақомоти ҳудудии андоз мерасонад, ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 2 январи соли 2020, №1676 ба моддаҳои 291-296 Кодекси андоз тағйиру иловаҳо ворид гардид.

Мутобиқи тағйироти ворид-гардида (қисми 4 моддаи 291 Кодекси андоз) супорандагони андози низоми содакардашуда ҳуқуқ пайдо намуданд, ки ихтиёран андози низоми содакардашударо аз фарқияти даромад ва хароҷот пардохт намоянд.

Барои гузаштан ба чунин тартиб, яъне пардохт намудани андози низоми содакардашуда аз фарқияти даромад ва хароҷот адозсупорандагонро зарур аст, ки дар муҳлати муқарраршуда ба мақомоти андози маҳалли бақайдгирии худ тариқи ариза муроҷиат намоянд.

Тибқи муқаррароти моддаҳои 292 ва 293 Кодекси андоз объекти андозбандии андози низоми содакардашуда барои андозсупорандагони дар қисми 4 моддаи 291 Кодекси андоз муайяншуда, даромади умумие мебошад, ки ба маблағи тарҳҳои пешбини-намудани боби 18 Кодекси андоз кам карда шудааст. Манбаи андоз ифодаи пулии даромади умумии дар давраи андоз гирифташуда, бо дарназардоштани тарҳи хароҷоти иҷозатдодашуда эътироф карда мешавад.

Даромади умумии супорандаи андози низоми содакардашуда аз даромадҳо оид ба тахвили мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ, даромад дар шакли фоизо, даромад аз рӯи фарқияти қурби асъор, даромад аз фурӯши ҳуқуқҳои молу мулк, аз ҷумла ба истифода додани иҷозатнома, нишони молӣ, таъминоти барномавӣ ва дигар даромадҳо иборат мебошад.

Мувофиқи талаботи қисми 4 моддаи 297 Кодекси андоз аз даромади умумӣ, ки мутобик ба боби 17 Кодекси андоз муайян шудааст, (ба истиснои даромадҳои тибқи қисми 5 моддаи 107 Кодекси андоз пешбинишуда) тамоми хароҷоти тасдиқшудаи воқеан анҷомдодаи марбут ба давраи

ҳисоботии бо гирифтани чунин даромад алоқаманд, мутобик ба муқаррароти моддаҳои 111-113, 118, 119, 122 ва 123 Кодекси андоз тарҳ карда мешаванд.

Аз даромади умумӣ тарҳи хароҷоти бо ҳуҷҷатҳои ба таври дахлдор ба расмиятдаровардашуда, иҷозат дода мешавад, аз ҷумла:

- хароҷоти тасдиқшудаи уҳдадориҳои андоз бо дарназардошти маҳдудияти муқаррарнамудани моддаи 123 Кодекси андоз;

- хароҷоти тасдиқшудаи музди меҳнат, хароҷоти сафарҳои хизматии кормандон дар доираи меъёрҳои муқарраршуда;

- хароҷоти тасдиқшудаи вобаста ба хариди ашёи хом, мавод, энергияи воқеан дар давраи андоз истифодашуда;

- андоз аз арзиши иловашудаи ба арзиши молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ бурдашуда;

- қ а р и м а ҳ о , ф о и з ҳ о , ноустуворонаҳои таъиншуда ё эътирофшудаи вобаста ба гирифтани даромади умумӣ, ки бояд аз ҳисоби андозсупоранда пардохт шаванд (шудаанд), ба истиснои онҳое, ки бояд ба буҷет ворид гарданд;

- тарҳи пардохтҳо барои ташкилотҳои эҳсонкорӣ ва иҷрои фаъолияти эҳсонкорӣ дар ҳаҷми воқеии маблағҳои пардохтшуда, аммо на бештар аз 10 фоизи фоидаи андозбандишавандае, ки бе дарназардошти маблағҳои мутобиқи ин моддаи 113 Кодекси андоз тарҳшуда, муайян шудааст;

- хароҷот барои таҳқиқоти илмӣ, корҳои лоиҳакашӣ ва таҷрибавию конструкторӣи вобаста ба гирифтани даромади умумӣ, ба истиснои хароҷот барои харидани воситаҳои асосӣ, васли онҳо ва дигар хароҷоти хусусияти асосидошта (капиталӣ) анҷом дода мешавад;

- ҳиссаҷудокунии истеҳлоки

доир ба воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешаванд;

- тарҳи маблағ нисбат ба ҳар як гурӯҳ оид ба хароҷоти таъмири воситаи асосии шомили гурӯҳи мазкур дар ҳаҷми воқеии маблағҳои чунин таъмир, вале на бештар аз 10 фоизи тавозуни арзишии гурӯҳ дар охири соли тақвимӣ иҷозат дода мешавад. Маблағи воқеии хароҷоти таъмир зиёда аз 10 фоизи тавозуни арзишии гурӯҳ ба афзоиши тавозуни арзишии ҳамин гурӯҳ дохил карда мешавад. Инчунин, дигар хароҷоте, ки тарҳи онро Кодекси андоз манъ накардааст, аз даромади умумӣ кам карда мешавад.

Ҳамзамон, тибқи талаботи қисми 3 моддаи 111 Кодекси андоз, агар ҳамаи як хароҷот дар якҷанд моддаи хароҷот пешбинӣ шуда бошад, дар ин сурат ҳамаи ҳисоби фоидаи андозбандишаванда ин хароҷот танҳо як маротиба тарҳ карда мешаванд.

Аз даромади умумӣ чунин хароҷот тарҳ карда намешаванд (боби 18 Кодекси андоз):

- тарҳ нисбат ба хароҷоте, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд нест;

- тарҳ нисбат ба хароҷоти вобаста ба сохтмон, истифодабарӣ ва нигоҳдории объектҳо, инчунин, дигар хароҷоте, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ (истеҳсолоти асосӣ) алоқаманд нест;

- хароҷоти вобаста ба хариди мол (кор, хизматрасонӣ) аз соҳибкорони инфиродӣ, ки тибқи патент фаъолият менамо-янд;

- хароҷоти намоёндагӣ ва дигар хароҷоти шабех (гузаронида-нишаниҳо, ҷойгиронии меҳмонон ва ғайра) дар доираи меъёри муайяннамудани Вазорати молия;

- аз даромади умумии корфармо хароҷот аз ҳисоби коргари кироя вобаста ба фаъолияти

меҳнатиаш;

- тарҳ нисбат ба арзиши молу мулкӣ ройгон (хайрия) додашуда, корҳо ва хизматрасониҳои ройгон (эҳсонкорона), ба истиснои ҳолати пешбинидамудани моддаи 113 Кодекси андоз;

- хароҷоти вобаста ба сохтмон, харидории воситаҳои асосӣ ва васли онҳо, (аз ҷумла хароҷоти фарқияти манфии қурби асъор ва фоизоҳои қарзӣ), инчунин, дигар хароҷоте, ки мутобиқи моддаи 153 Кодекси андоз хусусияти асосӣ (капиталӣ) доранд;

- тарҳ нисбат ба хароҷоти марбут ба машинҳои сабукрав, ки дар ҳама давра дар қараёни давраи андоз дар ихтиёри кормандон ё шахмдорон (иштирокчиёни андозсупоранда) барои истифодаи шахсӣ қарор дошт, аз ҷумла истифодаи он барои кашондани кормандон ба ҷои кор ва баръакс;

- саҳм ба сармояи оинномавӣ (шарикӣ), аъзоҳаққи саҳмӣ, пардохтҳо барои аз меъёр зиёд ба ҳаво партофтани моддаҳои ифлоскунанда, ҳақҳо барои сӯғуртаи ихтиёрӣ, аъзоҳаққиҳои ихтиёрӣ ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ, мукофотҳо ва тўхфаҳо дар вақти гузаронидани маърақаҳои рекламавӣ;

- фарқияти қурби асъор, ки аз қарзҳои шахсонӣ мутақобилан вобаста гирифта шудаанд;

- маблағҳои пулӣ, молу мулк, корҳо, хизматрасонӣ, ки ҳамчун пешпардохт дода шуда-анд, молу мулк ба сифати гарав, байъона додашуда;

- тарҳи хароҷоти аз меъёрҳои дар боби 18 Кодекси андоз муқарраршуда барзиёд;

- ҳиссаҷудокунии истеҳлоки доир ба воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешаванд (дар фаъолияти ғайрисоҳибкорӣ истифода мешаванд);

- андоз аз даромад ва андоз аз фоидае (андози низоми содакардашуда), ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар давлатҳои дигар супорида шудааст;

- қаримаҳо ва фоизоҳое, ки ба буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон ё буҷети дигар давлат пардохт шудаанд (бояд пардохт шаванд), инчунин, дигар хароҷоте, ки тарҳи онро аз даромади умумӣ Кодекси андоз манъ накардааст.

Бинобар ин, шахсоне, ки андозаи низоми содакардашударо аз фарқияти даромад ва хароҷот пардохт менамоянд, мутобик ба талаботи моддаи 296 Кодекси андоз барои амалиёти нақдӣ андозаи низоми содакардашударо бо меъёрҳои 14 фоиз (барои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо) ва 16 фоиз (барои дигар намуди фаъолият) ҳисоб ва пардохт намуда, ҳамаи анҷом додани амалиёти ғайринақдӣ мутаносибан аз рӯи меъёрҳои 13 ва 15 фоиз ҳисоб ва пардохт менамоянд.

Ҳамзамон, супорандагони андозаи низоми содакардашуда, ки андозро аз рӯи фарқияти даромад ва хароҷот пардохт менамоянд, даромаду хароҷотро мувофиқ ба тартиби муқаррарнамудани бобҳои 17 ва 18 Кодекси андоз пеш бурда, хароҷоти анҷомдодашонро мувофиқан ҳамаи гирифтани даромад ба инобат мегиранд.

Бинобар ин, агар андозсупоранда дар давраи ҳисоботии андоз танҳо хароҷотро анҷом дода, даромадро дар давраҳои минбаъдаи ҳисоботӣ ба даст орад, пас чунин хароҷотро танҳо дар ҳамаи давраи андозе нишон медиҳад, ки мутаносибан даромад ба даст овардааст.

Ҳамчунин, агар андозсупоранда дар давраи ҳисоботии ҷорӣ андоз даромадери (аз ҷумла, пешпардохт) гирад, ки хароҷотро вобаста ба он дар давраҳои минбаъдаи ҳисоботӣ анҷом диҳад, пас чунин даромади гирифташуда мутаносибан дар давраи амалӣ гардидани хароҷот нишон дода шуда, андозаи низоми содакардашуда ҳисоб ва пардохт карда мешавад.

Новобаста аз ин даромад ва хароҷот дар ҳисоботии андоз як маротиба нишон дода мешаванд. Яъне даромад ва хароҷоте, ки дар давраи гузаштаи ҳисоботӣ пешниҳод шудааст, дар давраҳои минбаъдаи ҳисоботӣ нишон додани онҳо манъ аст.

Мақомоти ҳудудии андоз вазифадор карда мешавад, ки нишондиҳандаҳои эъломиҳои андозаи низоми содакардашударо мутобиқи талаботи Кодекси андоз баррасӣ намоянд.

Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Н. ДАВЛАТЗОДА

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В Минске задержали мужчину, незаконно продававшего медицинские маски

Белорусская милиция задержала жителя Минска, который незаконно перепродавал через соцсети купленные в РФ медицинские защитные маски, изъято более 12 тысяч штук, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.

В пятницу Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку. В этой связи в ведомстве отмечали, что в республике нет никакой «чрезвычайщины» и поводов для паники, пред-

принимаются все необходимые меры. Между тем и в частных, и в государственных аптеках Минска пропали из продажи защитные маски. Как сообщали в Минздраве, столичные жители только за полдня, прошедших с момента официального сообщения о первом случае коронавируса, купили 70 тысяч защитных

масок. Минздрав анонсировал новые поставки масок в белорусские аптеки. Сейчас, по официальным данным, в Белоруссии лабораторно подтверждено шесть случаев заболевания новым типом коронавируса, в том числе четыре – в Минске.

«Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД столицы, УБЭП ГУВД Мингорисполкома и инспекции по налогам и сборам задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски различного наименования», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, молодой человек приобретал их в России, а на территории

Белоруссии продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках. Задержание произошло в момент совершения сделки. Всего изъято 12,8 тысячи медицинских масок на общую сумму около 10,8 тысячи белорусских рублей (более 4,8 тысячи долларов).

В сообщении отмечается, что ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался. «В настоящее время все медицинские изделия изъяты. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность», - говорится в сообщении.

Источник: <https://ria.ru/20200304/1568151240.html>

Замина барои рушди соҳибкорӣ

27-уми феввали соли 2020 дар Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки сардори Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумаҳон Нурзода, сардори шуъбаи Раёсати тақмили қонунгузори андози Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Собир Вазиров, сармутахассиси Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадӣ Ниёзов, муовини вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шоиста Саидмуродзода ва кормандони Вазорати нақлиёт оид ба моҳияти муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тағйири иловаҳои ба он воридгардида, семинар машварат баргузор гардид.

Семинар-машваратро муовини вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шоиста Саидмуродзода ҳусни оғоз бахшид. Сипас, сардори Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумаҳон Нурзода баромад карда, гуфт, ки анҷом додани корҳои тавзеҳотӣ фаҳмондадиҳӣ ба андозсупорандагон яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти андоз ба ҳисоб меравад ва он бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши

андозӣ ва фарҳанги андозсупории андозсупорандагон равона карда шудааст. Баъдан, сардори шуъбаи Раёсати тақмили қонунгузори андози Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Собир Вазиров суханронӣ кард. Ӯ аз ҷумла, қайд намуд, ки мувофиқи моддаи 6 Кодекси андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 намуи андоз, аз ҷумла 8 намуи андози умумидавлӣ ва 2 намуи андозҳои маҳаллӣ муқаррар шудааст.

Номбӯрда илова кард, ки бо мақсади ҷалб намудани сармоягузори хориҷию ватанӣ ва афзоиш додани истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатпазир ва ба содирот нигаронидашуда, дар фасли 17 Кодекси андоз низомҳои имтиёзноки андозбандӣ муқаррар шудаанд, ки барои ҷалби сармоя ва дастгирии соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт додани имтиёзҳои андозии иловагиро пешбинӣ менамоянд.

Мавсуф аз тартиби андозбандӣ

дар низомии умумии андозбандӣ низ ёдовар шуда, қайд кард, ки андозсупорандагони дар низомии умумӣ фаъолияткунанда, андоз аз Ҷоида, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва дигар намудҳои андозро мутобик ба соҳаҳои гуногуни фаъолият ҳисоб ва пардохт мекунамд. Инчунин оид ба имтиёзҳои андоз, ки ба андозсупорандагони дар низомии умумӣ фаъолияткунанда тибқи Кодекси андоз пешбинӣ шудааст, сухан рафт.

Дар робита ба бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ қайд гардид, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» аз ҷониби мақомоти андоз аз рӯи принципи «Равзанаи ягона» анҷом дода мешавад. Тартиби нави бақайдгирии давлатии

субъектҳои соҳибкорӣ нисбат ба тартибе, ки қаблан амал мекард, бартарияти зиёд дорад, Аз он ҷумла муҳлати бақайдгирӣ, ба тӯфайли истифода аз барномаҳои махсуси компютерӣ, ташкили маҳзани ягонаи маълумот, бунёди шабакаи электронӣ табодули маълумот миёни Кумитаи андоз бо мақомоти ҳудудӣ ва мақомоти омури ҳифзи иҷтимоӣ, аз 49 рӯз то ба 5 рӯз (барои бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ) ва 3 рӯз (барои филиал ва намоёндагҳои шахси ҳуқуқӣ хориҷӣ ва соҳибкорони инфиродӣ) кам карда шуд.

Зикр шуд, ки дар сомонаи Кумитаи андоз модули нави хизматрасонӣ мавриди амал қарор дода шудааст, ки ба воситаи он муҳоҷияткунандагон ариза ва ҳуҷҷатҳояшонро барои бақайдгирии давлатӣ ба мақомоти андоз ба тариқи электронӣ пешниҳод менамоянд. Ҳамчунин, гуфта шуд, ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2020, №1680

«Оид ба ворид намудани тағйири илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи боқи давлатӣ» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2020, №1681 «Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» минбаъд барои амалҳои бақайдгирии давлатӣ, аз ҷумла бақайдгирии давлатии таъсисҳои (барҳамдиҳӣ, қатъи фаъолият) шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ боқи давлатӣ ситонида намешавад.

Вобаста ба рушди маъмуркунонии андоз қайд гардид, ки солҳои охир мақомоти андоз кӯшиш карда истодаанд, ки бо мақсади сарфа намудани вақти андозсупорандагон, аз технологияи иттилоотӣ ва барномаҳои компютерӣ бештар истифода кунанд ва тамоми хизматрасониҳои худро дар шакли электронӣ, бе ҳозир шудани андозсупоранда ба мақомоти андоз ба роҳ монда, корҳои тавзеҳотӣ фаҳмондадиҳиро бештар намоёнд.

Дар охир, байни кормандони мақомоти андоз ва кормандони Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мубодилаи афкор сурат гирифт.

Лутфия ҲАМИДОВА

Меъёри пасткардашуда бо истифодаи ғайринақдӣ

3 марти соли 2020 дар Маркази савдои “Душанбе мол” дар мавзӯи тағйири иловаҳои ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда семинар-машварат баргузор гардид.

Семинар – машваратро директори Маркази савдо А. Камолов ифтихор намуд. Сипас, сармутахассиси шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагонӣ Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе Илҳом Муродхусейнов баромад карда, тағйироти асосии ба Кодекси андоз воридшуда аз он ҷумла тағйир ёфтани тартиби ҳисоби андозии низомии содакардашуда ҳангоми интиҳоби усули фарқияти байни даромади умумӣ ва хароҷотро шарҳ дод. Дар семинар-машварат инчунин, оид ба пешниҳоди дурусти эълонияҳо вобаста ба дигар шудани меъёри андозбандӣ, риояи музди меҳнати номиналӣ ҳангоми ҳисоб кардани музди меҳнати коргарони кироӣ, тағйирот “Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд”, додани имтиёзоти иловагии андозӣ ба соҳибкорони бо патент фаъолияткунанда, аз пардохти боқи давлатӣ озод намудани соҳибкорон ҳангоми бақайдгирӣ ва азқайдбарорӣ, дар бораи муҳлатҳои тартиб додани санади муқоисавӣ сухан рафт.

Давраи ҳисоботии андоз барои супорандагони андозии низомии содакардашудаи андозбандӣ ва тартиби интиҳоби ҳисоботи уҳдадорӣ андоз барои соли 2020—ро низ ба андозсупорандагон шарҳ доданд. Аз ҷумла қайд гардид, ки андозсупорандагоне, ки тибқи низомии содакардашуда фаъолият мекунамд, барои муайян намудани (интиҳоби) тартиби ҳисоб барои соли 2020 метавонанд то санаи 29 феврал соли 2020 тибқи тартиби муқарраршуда ба мақомоти маҳалли қайди худ ариза пешниҳод карда, пардохти андозии усули ҳисобкунии низомии содакардаи андозбандиро интиҳоб намоёнд. Андозсупорандагоне, ки яке аз усули ҳисоби андозии низомии содакардашударо интиҳоб мекунамд, уҳдадоранд то охири соли чорӣ бо ҳамин усул фаъолият намуда, танҳо дар сурати то 31 декабри соли 2020 ба мақомоти андозии маҳалли қайди худ ариза пешниҳод кардан, ҳуқуқ пайдо менамоянд аз оғози соли минбаъда онро иваз кунанд.

Баъдан, сармутахассиси Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандаго-

ни Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадӣ Ниёзов аз тағйири иловаҳои ба моддаҳои 291, 292, 293 ва 296 Кодекси андоз воридшуда ёдовари шуда, гуфт, ки минбаъд дар баробари тартиби амалкунанда, яъне аз даромади умумии бе тарҳи хароҷот ҳисоб ва пардохт намудани андозии содакардашуда, ба андозсупоранда ҳуқуқ дода шудааст, ки ба таври ихтиёрӣ андозии содакардашударо бо тартиби нав, яъне аз фарқияти даромади умумӣ ва хароҷот (аз Ҷоида) ҳисоб ва пардохт намоёнд. Яъне объекти андозбандии андозии низомии содакардашуда ҳамчун фарқи байни даромади умумӣ ва маблағи тарҳҳои пешбиниамудаи боби 18 Кодекси андоз доништа мешавад.

Қайд гардид, ки барои истифода кардани ҷунин тартиб андозсупорандаи наватъсис - дар давоми 5 рӯзӣ корӣ, пас аз лаҳза бақайдгирии давлатӣ ва андозсупорандаи амалкунанда – то 31 декабри соли тақвимӣ, бояд ба мақомоти андозии маҳалли қайди худ ариза пешниҳод намоёнд. Гузариш ба тартиби мазкур дар яке аз санаҳои барои андозсупорандаи

наватъсис аз рӯзи бақайдгирии давлатӣ ва барои андозсупорандаи амалкунанда аз аввали соли минбаъдаи тақвимӣ, пас аз пешниҳоди ариза, эътибор пайдо мекунамд.

Дар сурати бо тариқи ғайринақдӣ фаъолият намудан андозсупорандагон метавонанд боз ба таври илова як Ҷоиз аз пардохти ин намуи андоз имтиёз дошта бошанд, яъне ҳангоми ғуруши ғайринақдӣ ҳамаи меъёрҳои низомии содакардашуда ба андозаи 1 Ҷоиз кам карда шудааст.

Меъёрҳои низомии содакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкорӣ хурд дар баробари намудҳои фаъолият (яъне истеҳсоли молҳо ва дигар намуи фаъолият) аз рӯи амалиёти ғайринақдӣ 4 Ҷоиз ва амалиёти нақдӣ 5 Ҷоиз ва барои намудҳои дигари фаъолият матаносибан 5% ва 6% муқаррар карда шудааст. Ҳамзамон, меъёрҳои барои аз Ҷоиди ҳисоб ва пардохт кардани андозии низомии содакардашуда барои фаъолияти истеҳсоли молҳо аз рӯи амалиёти ғайринақдӣ 13% ва аз рӯи амалиёти нақдӣ 14% ва барои намудҳои дигари фаъолият мутаносибан 15% ва 16% муқаррар шудааст.

Дар бораи пешбурди ҳисобдорӣ содакардашудаи муҳосибӣ, ҳуҷҷатгузорӣ намудани харидаи молҳо ва умуман, ҳама гуна хароҷоти соҳибкорӣ ва ҳангоми ғуруши чакана истифода кардани МНХ ва дар вақти ғуруши яклухт ба харидорон додани борхат ва ҳисобнома-фактура низ ба соҳибкорон маълумот дода шуд.

Хотирнишон гардид, ки андозсупорандагон ба саволҳои дар рафти фаъолиятҳои пайдошуда метавонанд ба Бахши иттилоотии Кумитаи андоз бо телефони “151” ва ё ин ки ба суроғаи электронии Кумитаи андоз “andoz.tj” муҳоҷият намоёнд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ,
Неъматулло ЗОИРЗОДА

Дар соли 2019 нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, ки ҷамъовариҳои онҳо ба ҷиммаи мақомоти андоз гузошта шудааст, дар маҷмӯъ, нақшаи воридоти андозҳо дар ҷумҳурӣ ба андозаи 96,1% таъмин гардида, ба ҷойи 11 млрд 571 млн сомони пешбинишуда, ба буҷети давлатӣ 11 млрд 121,8 млн сомонӣ ворид карда шуд, ки нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбинишуда 450,0 млн сомонӣ кам ва нисбат ба маблағҳои дар ҳамин давраи соли гузашта ба буҷет воридшуда 600,0 млн сомонӣ ё 5,7 фоиз зиёд мебошад.

Фарқият дар нишондиҳандаҳо



Дар давраи ҳисоботӣ дар 9 шаҳру ноҳия иҷрои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ таъмин нагардид. Ин аст, ки таъмин нашудани нишондиҳандаҳои пешбинишуда ба таъмини сифатнокии иҷрои нақша низ таъсири манфӣ расонд ва дар ин давра нақшаи андоз аз даромад – 95,6 % ва андоз аз арзиши иловашуда 77,7 % таъмин гашт, ки аз ин ҳисоб ба буҷет, дар маҷмӯъ, 728,0 млн сомонӣ, аз ҷумла андоз аз арзиши иловашуда 640,0 млн сомонӣ ворид нагардид.

Нозироти андозии шаҳри Турсунзода нақшаи андозҳоро дар соли 2019 иҷро карда на-тавонист.

Дар давраи ҳисоботӣ иҷрои нақшаи андозҳо бо дарназардошти андозии иҷтимоии ғайрибуҷетӣ дар ин шаҳр ҳамагӣ 96,5 фоиз таъмин гардида, ба ҷои 155,7 млн сомони нақшаи пешбинишуда ба буҷет 150,3 млн. сомонӣ ворид карда шудааст. Аз ҳисоби иҷро накардани нақшаи 3 намуди андозҳо ба

буҷет 10008,7 ҳазор сомонӣ ворид нашуд. Аз ҷумла, аз ҳисоби андоз аз даромади шахсони воқеӣ 5673, 3 ҳазор сомонӣ, андоз аз арзиши иловашуда 2310,0 ҳазор сомонӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ 2025,4 ҳазор сомонӣ ворид нагардид.

Яке аз манбаъҳои андозбандӣ ин даромади шахсони воқеӣ дар шакли музди меҳнат мебошад, ки тавассути андоз аз даромад ва андозии иҷтимоӣ андозбандӣ мегардад. Мутаассифона, иҷрои нақшаи андозии номбурда дар шаҳри Турсунзода дар ин давра ҳамагӣ 86,1 фоиз таъмин гардиду халос. Яъне ба буҷет ба ҷои 41864,4 ҳазор сомони нақшаи пешбинишуда 36191,2 ҳазор сомонӣ ворид гардид, ки ин нисбат ба нақша 5673,3 ҳазор сомонӣ кам мебошад. Нозироти андоз сабаби иҷро нашудани нақшаи андозии номбурда аз хоҳиш ёфтани шумораи коргарони кироӣ дар ҶДММ “Агросаноат” 161 нафар, ҶДММ “Намуна” 14 нафар, ҶДММ “Баҳром-2001” 28 нафар, КТ “Кенча Назиров” 14

нафар, КТ “Дӯстӣ” 32 нафар, дар маҷмӯъ, 249 нафар мебуданд.

Чуноне аз таҳлилҳо бармеояд, як қатор андозсупорандагон - шахсони ҳуқуқӣ воқеӣ ва соҳибкорони инфиродӣ баҳри манфиати шахсии худ ба мақомоти андоз ҳисоботи бардуруғ пешниҳод намуда, маблағи даромади худро дар ҳисобот кам нишон медиҳанд. Ҳатто бо мақсади нопурра пардохт кардани маблағҳои андоз аз даромади шахсони воқеӣ ва андозии иҷтимоӣ шумораи коргарони кироӣ кам ва нопурра нишон медиҳанд.

Мутаассифона, дар ҷаласаи ҷамъбастиҳои нозироти андозии шаҳр дар ҳусуси таҳлили фаъолияти корхонаҳои зикршуда чизе гуфта нашуд. Аз ин нуқтаи назар, маълум нест, ки оё корхонаҳои номбурда ба мақомоти андоз ҳисоботро дурӯст пешниҳод кардаанд?

Иҷрои нақшаи пешбинишудаи андоз аз арзиши иловашуда дар соли 2019 дар шаҳри Турсунзода ҳамагӣ 85,4 фоизро ташкил дод. Ба ҷои 15500,2 ҳазор

сомонӣ ба буҷет 13190,2 ҳазор сомонӣ ворид гардид. Дар боби 24, моддаи 159 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: “Андоз аз арзиши иловашуда ҳамчун андозии ғайримустақим бояд дар тамоми марҳалаҳои истеҳсолот, муомилоти молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо пардохт шавад”. Аз ин андозсупорандагон дар низоми умумӣ фаъолиятдошта супорандагон андоз аз ғойида ва андозии арзиши иловашуда ба ҳисоб мераванд. Маҳз ҳаминро ба назар гирифта, соли 2019 нақшаи андоз аз арзиши иловашуда-ро дар раёсати молияи шаҳр тарҳрезӣ намудаанд, ҳол он ки дар нозироти андозии ҳамагӣ 60 нафар андозсупорандагон дар низоми умумӣ фаъолиятдошта ба қайд гирифта шудаанд, ки дар соли сипаришуда 3 нафарашон умуман фаъолият накардаанд. Маҳз сабаби саҳлангориҳо дар банақшагирии андозҳо, аз ҷумла андоз аз арзиши иловашуда буд, ки соли 2019 дар шаҳр аз ҳисоби андозсупорандагон дар низоми умумӣ фаъолияткунанда маблағи андоз аз арзиши иловашуда ба буҷет пардохтшаванда ҳамагӣ 6992,8 ҳазор сомони ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 1812 ҳазор сомонӣ кам мебошад. Худи ҳамин рақамҳо далолат мекунанд, ки ҳангоми банақшагирии андоз аз арзиши иловашуда манбаи аслии андозии номбурда ба инобат гирифта нашудааст.

Иҷро нагардидани нақшаи пешбинишудаи дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ

ҳам дар соли сипаришудаи 2019 дар таъмини нақшаи қисми даромади буҷет бетаъсир намондааст. Зеро аз ҳисоби пардохтҳои ҳатмӣ беш аз 2025,5 ҳазор сомонӣ ба буҷет ворид нашудааст. Дар нозироти андоз сабаби таъмин нашудани иҷрои нақшаҳо чунин шарҳ доданд: - Мутобиқи маълумоти ҳисоботи 1 А дар соли 2018 маблағи воридоти пардохтҳои ҳатмӣ 6547,9 сомони ташкил додааст, ки 3788,0 ҳазор сомони он аз ҳисоби санадҳои санҷишӣ мебошад. Дар соли 2019 тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019” аз ҳисоби ин сарчашма, санадҳои санҷишӣ дар назар аст, пур кардани нақшаи дигар пардохтҳои ҳатмӣ маҳдуд карда шудааст. Яъне пас аз интишор ёфтани қарори номбурда маблағи аз ҳисоби санҷишҳои андоз ошкоршуда бо дарназардошти ҷаримаю фоизҳо на ба буҷети маҳаллӣ, балки ба буҷети ҷумҳуриявӣ дохил мегардад. Агар талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳануз дар оғози соли 2019 ҳангоми тарҳрезӣ гардидани нақшаи ҷамъовариҳои андозу пардохтҳо ба назари эътибор мегиританд, дар сифатан таъмин шудани иҷрои нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ аз ҷониби Нозироти андоз дар шаҳри Турсунзода монеаҳо эҷод намегардид.

Дар ҳақиқат, чуноне аз таҷриба бармеояд, банақшагирии дурӯсту самаровари буҷетҳои маҳаллӣ асоси кори буҷету андозро ташкил медиҳад. Зеро роҳ ёфтани камбудииҳо ба он боис мегардад, ки иҷрои нақшаи намудҳои андоз зери шубҳа монда, номувозиратӣ дар таъмини нақша ба амал меояд.

Муҳаммадӣ ТАБАРЗОДА,
шаҳри Турсунзода

Дарёфти манбаъҳои нави андоз

Дар Нозироти андозии шаҳри Истаравшан ба ҳолати 1-уми март соли 2020-ум 418 нафар иҷорадиҳандаи молу мулкӣ ғайриманқул дар қайди давлатӣ мебошанд. Танҳо дар ду моҳи аввали соли равон боз 41 нафар иҷорадиҳанда дар мақомоти андоз ба қайди давлатӣ гирифта шуданд.

Соли 2019 аз ҳисоби иҷорадиҳандагон молу мулкӣ ғайриманқул 451 ҳазору 600 сомонӣ маблағи андоз ба буҷети давлатӣ ворид гардидааст. Дар моҳҳои январ ва феввали соли ҷорӣ аз ин ҳисоб ба буҷет, дар маҷмӯъ, 212 ҳазору 224 сомонӣ маблағ пардохт шуд.

Маблағи иҷораи молу мулк барои ҳар 1 метри мураббаъ дар шаҳри Истаравшан 41,8 сомони ташкил медиҳад, қайд намуд мутахассиси пешбари шубҳаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ Нозироти андоз дар шаҳри Истаравшан Насим Ниязбобоев. - Мутобиқ ба Фармоиши Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29-уми январ соли 2020 «Оид ба

нақшаи воридоти андоз аз даромади шахсони воқеӣ аз ҳисоби иҷораи молу мулк барои соли 2020» барои шаҳри Истаравшан дар соли ҷорӣ нақшаи воридоти андоз аз даромади шахсони воқеӣ аз ҳисоби иҷораи молу мулк 1 миллиону 15 ҳазору 400 сомонӣ, аз он ҷумла моҳона 84 ҳазору 600 сомонӣ муқаррар шудааст. Нишондиҳандаи Нозироти андоз дар ин самт дар ду моҳи сипаришудаи соли равон 125,4 фоизро ташкил дод. Инчунин дар ду моҳи соли 2020 дар фаъолияти 11 нафар шахси воқеӣ, ки ба иҷорадиҳии молу мулк машғул буданд, ба маблағи 94 ҳазору 534 сомонӣ назорати камералӣ гузаронида шуданд ва маблағҳо пурра ба буҷети давлатӣ пардохт гардиданд.

Дар заминаи таъмини иҷрои талаботи Кодекси андоз Нозироти андоз дар шаҳри Истаравшан минбаъд низ манбаъҳои нави андозбандиро аз ҳисоби иҷораи молу мулкӣ манқул ва ғайриманқули шаҳрвандон дарёфт ва ба андозбандӣ ҷалб хоҳад кард.

Т. ШАРИФӢ,
вилояти Суғд

Бақайдгирии субъектҳои хоҷагидор

Кормандони баҳши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродии Нозироти андоз дар ноҳияи Темурмалик дар давоми 2 моҳи соли 2020 чандин субъекти хоҷагидорро ба қайди давлатӣ гирифтанд.

Мутахассиси пешбари баҳши бақайдгирии давлати нозироти андозии ноҳия Оламафрӯз Зокиров зикр кард, ки дар ду моҳи соли 2020-ум 11 нафар соҳибкори инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда, 8 соҳибкори тибқи шаҳодатнома ва 15 хоҷагии деҳқонӣ ба қайди давлатӣ гирифта шуданд. Феълан дар ноҳияи Темур-

малик 191 шахси ҳуқуқӣ, 763 хоҷагии деҳқонӣ, 108 соҳибкори тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда ва 372 соҳибкори тибқи патент фаъолияткунанда амал мекунанд.

О. Зокиров, дар идома изҳор дошт, ки дар асоси талаботи моддаи 26 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон додани Рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) ройгон мебошад. Баҳши бақайдгирии давлатӣ дар ноҳияи Темурмалик дар 2 моҳи соли 2020 тавонистааст, ки 406 нафар сокини ноҳияро бо рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) таъмин намояд.

Исмоили РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

Оё аз хусусиятҳои имтиёзҳои андоз, ки онро қонунгузори Ҷумҳурии

Тоҷикистон баҳри субъектҳои алоҳида ва соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт пешбинӣ намудааст, огоҳӣ пайдо кардан мехоҳед? Пас, аз суҳбати доирнамудаи мо бо сардори шуъбаи Раёсати тақмили қонунгузори андози Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Собир Вазиров дар робита ба ин мавзӯё метавонед маълумот пайдо кунед.

- Тавре ки маълум аст, теъдоди имтиёзҳои андозӣ сол аз сол зиёд мешаванд ва баъзан онҳо имтиёзҳои андозӣ ба субъектҳои алоҳида пешниҳод мегарданд. Оё қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардани имтиёзҳои андозии ҷудогоноро ба субъектҳои алоҳида пешбинӣ намудааст?

- Зикр кардан бамаврид аст, ки дар қонунгузори андоз сабукиҳо ва имтиёзҳои андозӣ ба соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва категорияҳои ва-сеи субъектҳои соҳибкорӣ пешбинӣ шудаанд. Ҳавасмандгардониҳо ва имтиёзҳои андозӣ ҷузъи муҳими системаи андози Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. Аз ҷумла:

- мутобиқи моддаи 110 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаҳои нави молистеҳсолкунанда (инчунин, корхонаҳои саноатӣ) ҳангоми аз ҷониби муассисони онҳо дар муҳлати 12 моҳи тақвими аз санаи ибтидоии бақайдгирии давлатӣ ба фонди оинномавии чунин корхонаҳо ворид намудани ҳаҷмҳои дахлдори сармоягузориҳо ва даромадҳо аз фаъолияти сайёҳӣ ба муҳлати 5 сол аз санаи бақайдгирии давлатӣ ба муҳлати то 5 сол аз пардохти андоз аз Ҷоид (андози низоми содакардашуда) озод мебошанд;

- мутобиқи муқаррароти сарҳати чоруми қисми 4 моддаи 169 Кодекси андоз ва банди 4 моддаи 345 Кодекси гумрук воридоти таҷхизоти истеҳсоли технология ва маҳсулоти тақмили (комплекс-

тикий) онҳо, ки маҷмӯи ягонро ташкил медиҳанд, аз ҷумла дар асоси шартҳои иҷораи молиявӣ (лизинг) барои ташаккул ё пурра кардани фонди (сармояи) оиннома-вии корхонаҳо ё азнавтаҷхизонии техникии истеҳсолоти амалкунанда аз пардохти андоз аз арзиши илова-шуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд.

Мувофиқи талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 июни соли 2019, №327 “Дар бораи Тартиби андоз аз арзи-ши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод намудани воридоти ашёи хом барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳой” ашёи хом барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳой аз андоз аз арзиши илова-шуда ва боҷи гумрукӣ озод шу-даанд. Номгӯи либосҳои шакли ягонаи мактабӣ ва то мактабии корхонаҳои истеҳсоли ватанӣ, ки тахвили (фурӯши) онҳо аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд, мувофиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2019, №198 тасдиқ карда шудааст.

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.06.2019, №1620 “Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба қисми 4 моддаи 169 ва боби 47¹ Кодекси андози тағйирот иловаҳо во-рид карда шудаанд, ки тибқи он субъектҳои хоҷагидор дар соҳаҳои парандапарварӣ, моҳипарварӣ ва истеҳсоли ҳуҷраҳои омехтаи паранда ва ҷорво ба муҳлати 6 сол аз пардох-

ти андозҳои зерин озод мебошанд:

- андоз аз Ҷоид (андози низоми содакардашуда);
- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагон роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз объектҳои ғайриманқул.

Муқаррароти зикргардида гувоҳи он аст, ки имтиёзҳо пеш аз ҳама на ба субъектҳои алоҳида, балки ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт, аз ҷумла кишоварзӣ ва фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо пешбинӣ шудааст.

Ҳамзамон, тибқи қисми 4 моддаи 2 Кодекси андоз дар доираи қонунгузори бучети давлатӣ, созишномаҳои сармоягузорӣ ва грантӣ, консессионӣ, ки аз ҷониби Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд, ба соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт имтиёзҳои андозӣ муқаррар шудааст. Бинобар ин, мувофиқи санадҳои меъёрии мазкур нисбат ба Лоихаи сармоягузори (шахси ҳуқуқӣ ва воқеие), ки ҳаҷми назарраси сармоягузори пешбинӣ намуда, дараҷаи балан-ди технологӣ, экологӣ ва дигарро дар бар мегирад ва барои рушди бахшҳои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳимро мебо-зад, имтиёзҳои андозии алоҳида пешбинӣ карда мешавад.

- **Мувофиқи фасли XVII Кодекси андоз низоми имтиёзҳои андозбандӣ муқаррар карда шудаанд, ки барои сармоягузорӣ ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт додани имтиёзҳои андозии илова-**

гиро пешбинӣ менамоянд. Каме бобати фасли мазкур Кодекси андоз маълумот медод?

- Мувофиқи фасли XVII Кодекси андоз дар доираи 6 низоми имтиёзҳои андозбандӣ, инчунин, созишномаҳои сармоягузорӣ, грантӣ, консессионӣ, ки аз ҷониби Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд, барои сармоя-гузорон, аз ҷумла шахсон ҳуқуқӣ додани имтиёзҳои андозии иловагӣ пешбинӣ шудааст. Аз ҷумла, тибқи низоми имтиёзҳои андозбандӣ барои корхонаҳои наватъсис машғул ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта то маҳсулоти ниҳой, тақсими маҳсулот, хоҷагиҳои парандапарварӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи ҳуҷраҳои омехтаи паранда ва ҷорво талаботе пешбинӣ шудаанд, ки бо иҷро намудани онҳо сармоягузори метавонанд аз имтиёзҳои иловагӣ бархурдор гарданд.

Дар маҷмӯъ низоми имтиёзҳои андозбандӣ, созишномаҳои сармоягузорӣ, консессионӣ механизми маҳсу-си танзими муносибатҳои байни давлат ва сармоягузори буда, тибқи фасли XVII Кодекси андоз, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот», «Дар бораи созишномаҳои сармоягузорӣ» ва «Дар бораи консессион» ба танзим дароварда мешаванд. Пешбинӣ кардани низоми имтиёзҳои ба субъектҳои соҳибкорӣ тибқи тала-боти қонунгузори зикргардида баррасӣ ва арзёбӣ карда мешаванд.

- **Оё имтиёзҳо, ки мувофиқи қонунгузори бучети давлатӣ пешбинӣ мешаванд, механизми назорат вобаста ба мақсаднок истифода кардани онҳо дорад?**

- Имтиёзҳои андозии гумруки, ки дар қонунгузори ҷумҳурӣ, аз ҷумла қонунгузори бучети давлатӣ пешбинӣ карда мешаванд, бо ме-ханизми пурраи таъмини назорати истифодаи мақсадноки онҳо муай-ян карда мешаванд. Зеро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фармоишгар, пудратчи асосӣ ва номгӯи молҳои воридотиро (ҳаҷм, миқдор, навъ вобаста ба ҳуҷратҳои сохтмонӣ), ки танҳо аз ҷониби фармоишгар ва пудратчи асосӣ ва танҳо барои

сохтмони меҳмонхона ворид карда мешаванд, тасдиқ кардааст.

Бар замми ин, дар асоси тала-боти қонунгузори гумрук, молҳои имтиёзнок бо иҷозати шартӣ аз андозҳо озод шуда, зеро назорати мақомоти давлатӣ қарор мегиранд. Ҳангоми ошкор шудани ҳолатҳои аз ҷониби субъектҳои алоҳида ғайримақсаднок истифода кар-дани молҳои имтиёзнок, чунин субъектҳо ба ҷавобгарӣ кашида шуда, пардохтҳои давлатӣ пурра ба бучет ситонида мешаванд. Бинобар ин, қонунгузори амалкунандаи ҷумҳурӣ назорати мақсаднок исти-фода шудани имтиёзҳои андозиро таъмин кардааст.

- **Дар қонунгузори андози ҷумҳурӣ барои сармоягузори имтиёзҳо пешбинӣ шудаанд. Оё барои бархурдор шудан аз имтиёзҳо бақайдгирии маҳсулосим аст?**

- Дар қонунгузори андоз имтиёзҳои андозии пешбинӣ шу-даанд, ки дар сурати мувофиқ будан ба критерияҳои имтиёзҳои андозӣ, онҳо ба таври автоматӣ амалӣ гашта, дар мақомоти ан-доз бақайдгирии маҳсулосро тақозо намекунад ва андозсупоранда уҳдадор мебошад, ки баҳисобгирии дурусти онҳо пеш барад ва дар эълomiaҳои андозӣ ба таври электронӣ ҳисобот диҳад. Дар ба-робари ин, имтиёзҳои андозии низ ҳастанд, ки бақайдгирии маҳсу-си мақомоти андозро тақозо меку-нанд. Аз ҷумла корхонаҳои наватъ-сис, ки ба силсилаи пурраи коркар-ди нахи пахта ба маҳсулоти ниҳой машғул мебошанд, ё субъектҳои бозори қоғазҳои қиматнок.

- **Баҳри таъмин ва татбиқи самараноким имтиёзҳои андозӣ дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти дахлдор пешбинӣ шудааст?**

- Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январӣ соли 2020, №1676 ба Кодекси андоз ба мод-даи 27 қисми 7 ворид шуд, ки тибқи он мақомоти ваколатдори соҳавӣ уҳдадоранд бо тартиби муқарраргардида ба мақоми ва-колатдори давлатӣ ва Вазора-ти молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истифодаи самараноким имтиёзҳои андозӣ ҳар сол то 20 январӣ соли минбаъдаи тақвимӣ ҳисобот пешниҳод намо-янд.

Тағйироти мазкур мақомоти ваколатдори соҳавӣ уҳдадор менамояд, ки мониторинги сама-раноким имтиёзҳо ба роҳ монда, аз натиҷаи он ба Кумитаи андоз ва Вазорати молия барои соли ҳисобот то 20 январӣ соли мин-баъда ҳисобот пешниҳод намо-янд.

Мусоҳиб

Ширинмоҳи МУҲАММАДӢ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Мишустин подписал концепцию развития системы налогового мониторинга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал концепцию развития системы налогового мониторинга в России, предполагающую существенное снижение порогов для добровольного участия компаний в данном виде налогового контроля, а также упрощение его процедур, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Налоговый мониторинг — действующая с 2015 года форма контроля, при котором

организации в режиме реального времени добровольно предоставляют налоговикам доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета, избавляясь от налоговых претензий в будущем.

Пока такой вид контроля доступен только крупным налогоплательщикам, которые соот-ветствуют сразу трем критериям: совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, уплаченных за год, составляет не менее 300 миллионов рублей, суммарный

годовой объем доходов компании, а также совокупная стоимость активов — не меньше 3 миллиардов рублей. Если хотя бы одно из перечисленных требований не соблюдается, претендовать на проведение налогового мониторинга компания не может.

Подписанная премьером концепция предполагает снижение планки по сово-купной сумме уплаченных за год налогов до 100 миллионов рублей. При этом компания сможет включить в нее, помимо перечис-

ленных налогов, уплаченные суммы НДС и страховых взносов. Минимальные требования к суммарному объему годовых доходов на-логоплательщика и к совокупной стоимости активов также предлагается снизить вдвое — до 1 миллиарда рублей.

Согласно концепции, подать заявление в ФНС о подключении к налоговому мони-торингу сможет компания, которая соот-ветствует хотя бы одному из установленных критериев. При этом упрощаются и сами процедуры такого контроля.

Реализация этих планов, по расчету ав-торов документа, увеличит число потен-циальных участников налогового мониторинга до не менее 3,9 тысячи плательщиков к 2022 году, и не менее 7,8 тысячи - к 2024 году.

Хариди назоратӣ чиро ошкор кард?

Дар асоси талаботи моддаи 38 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз-супорандагон аз ҷумла, соҳибкорони нуқтаҳои савдо ва марказҳои хизматрасонӣ уҳдадоранд, ки ҳангоми фурӯши молу маҳсулот аз мошини назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ (МНХ- дорои ТИЭ) истифода на-моянд. Истифодаи мошинҳои назоратӣ- ҳазина-вии дорои хотираи фискалӣ яке аз воситаҳои муайян кардани даромади воқеии андозсупоранда ба ҳисоб меравад.



Дар ноҳияи Ховалинг дар фаъолияти андозсупорандагон 24 адад МНХ дорои ТИЭ насб гардидааст. Иҷрокунандаи вазифаи муовини сардори Нозироти андозии ноҳия Зайниддин Назаров зикр кард, ки тибқи нақшаи пешбинишуда дар як моҳ 2 адад МНХ дар фаъолияти андозсупорандагон таъмин карда шуд. Бояд гуфт, ки дар ноҳияи Ховалинг ҳарчанд нақшаи МНХ пурра таъмин гардидааст, вале ҷуноне ба назар мерасад, баъзе соҳибкорон тартибу истифодаи МНХ-ро ба таври бояду шояд дар фаъолияти худ ба роҳ намондаанд. Ҳамин аст, ки дар натиҷаи гузаронидани санҷишҳои амалиётӣ, аз ҷумла хариди назоратӣ аз тарафи кормандони андозии ноҳия дар фаъолияти соҳибкорон як қатор қонунвайронкунии андозӣ ошкор гардид.

Масалан, дар фаъолияти ҶДММ «Судайс - С», ки ба фурӯши сӯзишворӣ машғул мебошад, хариди назоратӣ

гузаронида шуд. Ҷамъият барои вайрон намудани қонунгузори андоз тибқи талаботи моддаи 614 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи кормандони андозии ноҳия ба маблағи 2200 сомонӣ ҷарима гардид. Ба ҳамин тартиб дар фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ Ҳотам Ҷабборов, хариди назоратӣ гузаронида шуд. Ҳ.Ҷабборов ба фурӯши доруворӣ машғул буд. Нисбати номбурда барои вайрон кардани тартиби истифодаи МНХ тибқи моддаи 614 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 2200 сомонӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, маблағ пурра ба буҷети давлатӣ пардохт гардидааст. Хариди назоратӣ дар фаъолияти ҶДММ «Сайдақобир» низ гузаронида шуд. Ҷамъият барои ба таври дуруст истифода накардани МНХ ва инчунин, ба харидорон надодани чипта бо моддаи 614 Кодекси

ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 2200 сомонӣ ҷарима шуд. ҶДММ «Талбак», ки ба фурӯши молҳои ниёзи мардум машғул аст, ҳангоми фаъолият аз МНХ ба таври зарурӣ истифода

намекард, ки нисбатан тибқи моддаи 614 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 2200 сомонӣ протоколи маъмурӣ тартиб доданд.

Ҳамчунин, хариди назоратӣ дар фаъолияти ҶДММ «Хатлон фарматсия», ки ба фурӯши доруворӣ машғул буд аз МНХ ба таври бояду шояд истифода намекард, гузаронида шуд. Ин буд, ки нисбатан тибқи талаботи моддаи 614 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 2200 сомонӣ ҷарима намуданд. Дар фаъолияти ҶДММ «Саид Мӯҳсин», ки самти фаъолияташ фурӯши хӯрокворӣ мебошад, низ хариди назоратӣ гузаронида шуд. Ҷамъият ҳангоми фаъолият аз МНХ ба таври дуруст истифода намекард, аз ин рӯ, ҷамъият бо моддаи 614 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 2200 сомонӣ ҷарима гардид.

Исломи РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Қўлоб



Насбу истифодаи оқилонаи мошинҳои назоратӣ- ҳазинавии дорои таҷҳизоти интиқолдиҳандаи электронӣ (МНХ–и дорои ТИЭ) талаботи рӯз ва шарт ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудани субъектҳои соҳибкорӣ буда, яке аз воситаҳои асосии баланд бардоштани маданияти хизматрасонӣ ва иҷрои ҳисоби пулӣ бо аҳоли мебошад.

Кафили боэътимод

Бояд тазакурр дод, ки истифодаи оқилонаи МНХ ҳам барои соҳибкорон ва ҳам барои муштариён воситаи асосӣ ва муҳими муомилот ба ҳисоб рафта, риояи талаботи Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро барои ҳарду ҷониб таъмин мекунад. Дар сурати истифодаи дурусти МНХ соҳибкор имкон пайдо менамояд, ки бо сарфи ками вақт эълонияҳо ва ҳисоботи андозии хешро ба мақомоти андоз пешниҳод намояд.

Дар саросари кишвар ҷорӣ намудани МНХ-и дорои ТИЭ талаботи замон буда, амалӣ шудани технологияи электронӣ нуқтаҳои савдою хизматрасониро барои таъмини волияти қонун ва баланд бардоштани маданияти савдою хизматрасонӣ водор месозад.

Ба андешаи муовини сардори Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе Обиди Мухаммадсаид, насб ва таҳти истифодаи доимӣ қарор додани МНХ барои пурра ба андозбандӣ ҷалб намудани даромади воқеии андозсупорандагон мусоидат меку-

над. Ин аст, ки иҷрои нақшаи таъмини МНХ дар Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе ва нозиротҳои андозии ноҳияҳои он 92,8 ғоиз таъмин гардидааст. Иҷрои нақшаи таъмини МНХ дар ноҳияҳои Шохмансур 83,1 ғоиз, Исмоили Сомонӣ 99,8 ғоиз, Фирдавсӣ 94,1 ғоиз ва Сино 93,3 ғоизро ташиқ намудааст.

Ҳамчунин, дар ин давра нисбати 659 андозсупоранда барои таъмин накардани нигоҳдории ҳуҷҷатҳо вобаста ба истифодаи МНХ –и дорои ТИЭ ва риоя накардани тартиби истифодаи он ва баҳисобгирии ҳазина ба маблағи 2899,0 ҳазор сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ таъин гардидааст.

Истифодаи МНХ, ки яке аз воситаҳои асосии муайян намудани даромади воқеии андозсупорандагон ба ҳисоб рафта, истифодаи он ҳангоми ҳисоббаробаркунииҳои пулӣ дар вақти фурӯши мол, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо бо пули нақд дар асоси моддаҳои 38-39 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли

2013 №210 ҳатмӣ мебошад, бояд аз ҷониби кормандони маъсули ин шаҳру ноҳияҳои таъмин карда шавад. Зеро мошинҳои назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ яке аз воситаҳои асосии муайян намудани даромади воқеӣ ва гардиши пули нақдҳои андозсупорандагон ба ҳисоб рафта, барои дарёфти манбаъҳои иловагии андозбандӣ замина мегузорад.

Дар баробари ин, андозсупорандагонро низ мебояд, ки барои насбу истифодаи МНХ дар фаъолияти хеш кӯшиш на-моянд. Ёдовар мешавем, ки Кумитаи андоз иловатан ҳар моҳ номгӯи андозсупорандагонро, ки бино бар пурра истифода накардан аз МНХ дар фаъолиятҳои зарурати гузаронидани хариди назоратӣ ба миён меояд, барои ҷорачӯӣ ба мақомоти ҳудудии андоз ирсол менамояд. Яъне дар ҳолати насбу истифода накардани МНХ мақомоти андоз тибқи қонун вазифадоранд, ки дар фаъолияти андозсупорандагон қорҳои назоратӣ гузаронанд.

Мазҳаб ҶУМЪА

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Президент поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

С 1 января 2021 г. налоговые льготы должны предоставляться только в обмен на инвестиции

Правительство РФ должно до 1 июля 2020 г. провести инвентаризацию всех налоговых льгот и составить список тех, которые носят инвестиционный характер. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам, которое состоялось 12 февраля 2020 г., передает РБК.

Путин также поручил с 1 января 2021 г. предоставлять налоговые льготы только при наличии специального соглашения, по которому получатель льгот обязуется в обозначенные сроки осуществить указанные в документе объемы инвестиций на территории РФ.



«В случае нарушения указанного обязательства суммы налогов, не уплаченных в связи с предоставлением льгот, подлежат восстановлению», — отмечается в поручении президента. Исключение сделано для налогоплательщиков, кото-

рые являются резидентами ТЕР или свободного порта Владивосток.

В поручении отмечается, что положения об обязательном инвестиционном характере льгот касаются и тех налогоплательщиков, которым такие льготы уже предоставлены

Источник: <http://taxpravo.ru>

Неруи тавонои ҷомеа



Дар ҳама гуна ҷомеа ҳамеша ба воситаи ахбори омма ва фаъолияти пурсамари онҳо ниёз доранд. Таҷрибаи Тоҷикистони соҳибистиқлол нишон медиҳад, ки рӯзномаю маҷаллаҳо ва телевизиону радио, ҳамчун, воситаҳои асосии таъсиррасон ба афкори ҷомеа, метавонанд дар рафъи мушкилоти мавҷуда мусоидат намоянд.

Имрӯз матбуот ҳамқадами ҳаёт ва ҷузъи муҳими ҷудопозири ҷомеаи озоду демократии мо буда, ба таъмини фазои иттилоотӣ ба шаҳрвандон дар интиҳоби дурусти мавқеъ ва дарёфти ҳақиқат имкону шароити хуб муҳайё месозад.

Агар ба таърихи матбуоти тоҷик назар андозем, онро метавонем ба се марҳала – давраи пеш аз инқилоб, даврони Шӯравӣ ва замони Истиқлол ҷудо намоем. Матбуот дар

кишварамон дар ин давраҳои таърихӣ, аз ҷумла дар замони Шӯравӣ ба таври назаррас рушд карда буд. Васоити ахбори омма, махсусан, дар самти инъикоси масъалаҳои вобаста ба бунёди иншооту сохтмонҳои азим, ташкили ҳаёти нав ва масоили адабиву фарҳангӣ нақши созанда доштанд. Давраи комилан нав ва аз лиҳози сохтор ва услуби кор ба таври ҷиддӣ фарқкунандаи фаъолияти воситаҳои ахбори оммаи мо

махз дар замони Истиқлоли давлатии Тоҷикистон оғоз гардид ва матбуот вобаста ба воқеияти замон такомулу ташаккул ёфт.

Дар айёми соҳибистиқлолӣ дар кишварамон дар қатори нашрияҳои давлатӣ нашрияҳои хусусию соҳавӣ низ рушд карданд, ки нашрияи Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – рӯзномаи «Бочу хироч», ки ба аҳоли пешниҳод кардани донишҳои ҳуқуқӣ андозӣ, иқтисодӣ ва мусоидат кардан дар татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи андозро ҳадафи худ қарор додааст, дар қатори дигар рӯзномаҳои давлатию мустақил ва соҳавии мамлакат таҳти роҳнамоиҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ободию шукӯфоии Ватан ва амалӣ гаштани самтҳои мақарраршудаи стратегӣ саҳми худро гузошта истодааст.

Дар ин кори пуршараф роҳбарияти Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзномаи «Бочу хироч»-ро бо дастури роҳнамоиҳои худ ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд. Ин аст, ки теъдоди рӯзнома имрӯз қариб ба 80 ҳазор нусха расидааст, ки беш аз 20 ҳазор нусхаи он ба аҳоли ба таври ройгон дастрас

мегардад.

Имрӯз дар фаъолияти матбуоти Тоҷикистон унсурҳои мебинем, ки сазовори пайравӣ кардану омӯختан ҳастанд. Бояд хушнудист, ки алҳол дар ҷумҳуриамон як гурӯҳи калони эҷодкорон машғули фаъолиятанд, ки маҳорати касбии баланд, ҷаҳонбинии васеъ, қалами бурро, андешаи мустақил ва услуби назари хоси худро доранд ва аз меъёрҳои қонунгузори мамлакат хуб оғаҳанд. Онҳо анъанаҳои неку шоистаи рӯзноманигорони наслҳои гузаштаамонро идома медиҳанд ва соҳиби мактаби хоси худ низ мебошанд.



Чунин ба назар мерасад, ки рӯзноманигорӣ нисбат ба дигар касбу пешаҳо масъулияти бештарро тақозо менамояд. Мо, журналистон, минбаре ҷун матбуот дорем ва ин минбарро бояд танҳо ба манфиати давлату миллат, таҳкими ваҳдати миллӣ, рушди журналистикаи миллӣ, таъмини амнияти миллӣ ва марзу

буми кишвар истифода намоем.

Дар кишварамон озодии сухану баён хуб риоя мешавад. Аммо озодии сухан гуфта, набояд ба эҳсосоти дода шуд ва чизеро, ки меҳроҳӣ, онро гуфту навишт. Озодии сухан бояд дар ҷаҳорҷубаи қонун ва вичдону инсоф қарор дошта бошад. Озодии сухан маънои онро надорад, ки аз он сустифода намуда, касеро таҳқир ё тухмат кунем.

Дар робита ба ин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид кардаанд: «Ҳар як намоёндаи воситаи ахбори омма ҳамеша дар хотир дошта бошад, ки минбари суханро бояд барои ҳифзи амнияти давлат, таҳкими пойдо-рии ҷомеа, тарғиби ҳудудҳои худшиносии миллӣ, ғояҳои

ватандӯстӣ, эҳтиром ба анъанаҳои фарҳангӣ, рушду густариши забони давлатӣ истифода намо-яд ва ба халқу миллати худ содиқонаву беғараз хизмат карда, дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва мардуми шарифи кишвар ҳаргиз бетараф набошад».

Итминони комил дорем, ки афкори солиму созандаи журналистон дар оянда низ ба ҳифзи давовардҳои истиқлолият ва амнияти рушди мамлакат мусоидат мекунад. Матбуоти тоҷик, ки оинаи рӯзгори халқу миллат аст, ҳамеша бегазанд ва поку равшан боқӣ хоҳад монд.

Рӯзи матбуоти тоҷик муборак!

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Эксперт рассказал, когда Китай сможет восстановить экономику

Экономика Китая, которая сейчас страдает на фоне коронавируса, может восстановиться к июлю этого года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), генеральный директор Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ВГУЭС, профессор Александр Латкин.



«До 1 июля китайская экономика уже должна быть восстановлена: все будет работать, если границы будут открыты. Я верю, что Китай преодолеет очередную беду и продемонстрирует последовательную политику государства, направленную на сохранение этого большого народа», – сказал Латкин.

Он отметил серьезную работу властей КНР в поддержке китайского бизнеса.

«Я вижу титанический вклад руководства КНР и китайского народа в преодоление этой беды... Помимо жестких (карантинных - ред.) мер отмечается и забота – в Китае иностранных студентов локализовали в отдельных помещениях и бесплатно кормят. По данным на 25 февраля Китай потратил десятки миллиардов долларов США на лечение, карантинные меры, строительство больниц... Власти заботятся о бизнесе. Большинство предприятий Китая сегодня недосчитываются 28-30% своих сотрудников, которые на праздновании Нового года застряли в своих городах. Государство поддерживает эти предприятия: им выделяются дотации, для них снижают налоги, за отсутствующими закреплены рабочие места и так далее», – сказал собеседник.

Профессор отметил, что китайцы – очень здоровая и крепкая нация, но пока мировое научное сообщество еще не

имеет отработанных методов противодействия таким массовым заболеваниям. При этом динамика выздоровления заболевших коронавирусом показывает, насколько серьезно продвинулись китайские врачи и ученые, добавил Латкин. Также им помогают и россияне – например, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН при поддержке Центра программ Всемирной организации здравоохранения ВГУЭС создали платформу для диагностики коронавируса с использованием искусственного интеллекта. «Она переведена на китайский язык и начинает работу», – добавил Латкин.

Он отметил, что Россия начнет восстанавливаться от последствий коронавируса позже с учетом того, что к апрелю только начнут открывать границы. «Сейчас у нас страдают предприятия, экспортирующие в КНР нефть, газ, лес, морепродукты, сталь, объем потребления которых у нашего соседа существенно сократился, но, с учетом позитивной динамики преодоления

коронавируса, уже во втором квартале будут восстанавливаться», – добавил собеседник.

Также он отметил, что довольно быстро сможет прийти в себя и Южная Корея, которая использует опыт Китая по борьбе с вирусом. При этом туротрасль Дальнего Востока и, прежде всего, Приморского края уже чувствует на себе влияние ситуации в Южной Корее, а вскоре его почувствует и бизнес, добавил Латкин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Источник: <http://taxpravo.ru>

Натиҷаҳои чашмрас

Чамъоварии андоз аз молу мулкӣ ғайриманқул дар Нозироти андоз дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мувофиқи мақсад ба роҳ монда шудааст.

Тавре, ки сардори шӯъбаи ташкили андозбандӣ аз шахсони воқеии Нозироти андоз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Ёқубҷон Сафаров гуфт, аз рӯи натиҷаҳо соли 2019 нақшаи чамъоварии андоз аз молу мулкӣ ғайриманқули шахрвандон таъмин гардида, дар маҷмӯъ 105,6 Ҷангир ташкил намуд. Ба буҷети давлатӣ аз ин ҳисоб 9 миллиону 404 ҳазор сомонӣ маблағ ворид гардид. Нақшаи андозии замини шахсони воқеӣ 101,5 Ҷангир иҷро гардида, 1 миллиону 482 ҳазор сомонӣ маблағ чамъоварӣ карда шудааст.

Дар моҳи январӣ соли 2020 ин нишондиҳандаҳо ва сифати таъмини нақшаи чамъоварии андозии молу мулкӣ ғайриманқули шахрвандон боз ҳам беҳтар гардида, 139 Ҷангир ташкил дод. Ба ҷойи 660 ҳазор сомонӣ пешбинишуда 917 ҳазор сомонӣ маблағ чамъоварӣ шуд. Нишондиҳандаи чамъоварии маблағи андозии замини шахсони воқеӣ 118,8 Ҷангир ташкил дод.

Нозироти андозии ноҳия дар Бобоҷон Ғафуров мутобиқи Барномаи СМИИА ва талаботи Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокинон дар бобати пардохти саривақтии андозии молу мулкӣ ғайриманқул ва замин тавассути почта ва ҷамоатҳои деҳот хабарнома ирсол менамояд. Ҳамзамон, пайвасти байни аҳолии семинар-машваратҳо ва дигар корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба ҳисобу пардохти андозҳои маҳаллӣ гузаронида мешаванд.

Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Доступ разрешен

Больше компаний смогут открыться налоговой службе

Цифровизация налогового контроля в России выходит на новый уровень. В ближайшие годы тысячи компаний смогут перейти на онлайн-взаимодействие с налоговыми органами. Это позволит государству проводить меньше проверок, а бизнесу - сократить затраты и почувствовать себя увереннее. Концепцию развития новой формы контроля - налогового мониторинга - утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Мониторинг Федеральная налоговая служба применяет с 2016 года. Он подразумевает взаимодействие фискальных органов и бизнеса в дистанционном формате. Компании добровольно предоставляют налоговым органам онлайн-доступ к своим информационным системам, данным бухгалтерской и налоговой отчетности. Взамен же могут рассчитывать на снижение числа проверок. Фискальные органы не запрашивают документы, поскольку могут отслеживать все процессы в режиме реального времени. Проверке подвергаются только операции, которые содержат элементы риска. Трудовые затраты компаний на сопровождение налогового контроля в таком формате снижаются более чем на треть.

Благодаря особому инструменту налогового мониторинга - мотивированному мнению - компании могут запрашивать позицию налогового органа о правильности налогообложения конкретной сделки или операции. Это дает определенность в части бизнес-планирования. Своевременное устранение рисков, на которые укажут инспекторы, избавляет от возможных санкций.

Сейчас подключаться к налоговому мониторингу могут лишь крупные компании с годовым оборотом не менее 3 млрд рублей и активами на 3 млрд рублей. Сумма уплаченных ими налогов за предыдущий год должна составлять не менее 300 млн рублей.

Подписанная председателем правительства концепция предполагает снижение планки по совокупной сумме

уплаченных за год налогов до 100 млн рублей. В нее также разрешат включать уплаченные страховые взносы. Минимальные требования к суммарному объему годовых доходов налогоплательщика и к совокупной стоимости активов также предлагается снизить втрое - до 1 млрд рублей. При этом компании для подключения к налоговому мониторингу не обязательно будут соответствовать всем трем критериям. Достаточно подходить по одному из них.

Открытость перед налоговыми органами гарантирует бизнесу определенность, сокращение затрат и снижение числа проверок

Концепция подразумевает составление и ведение налоговой службой карты отраслевых рисков участников налогового мониторинга, формирование риск-профилей компаний, автоматическое выявление рисков и оповещение о них налогоплательщиков.

Реализация заявленных планов позволит заметно расширить число потенциальных участников налогового мониторинга - до 3879 компаний к 2022 году и до 7827 - к 2024 году, уточняется в документе. Результатом развития этого инструмента станет снижение административной нагрузки на бизнес и влияния человеческого фактора при проведении налогового контроля, сокращение числа споров ФНС с налогоплательщиками, уменьшение потока бумажных документов, которые предоставляются в фискальное ведомство, и переход на электронный документооборот. Кроме того, ФНС сможет оперативнее выявлять и предупреждать нарушения, допускаемые налогоплательщиками.

Налоговый мониторинг сегодня уже используют «Аэрофлот», РЖД, «Ростех», «Газпром», ВТБ, «Мегафон», МТС, ООО «Гугл» (российская «дочка» Google) - всего 44 компании. Они обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в бюджет. В 2020 году на этот формат должны перейти еще 52 компании, в том числе 32 с госучастием, уточняли ранее в Федеральной налоговой службе.

Источник: <https://rg.ru>

Дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тарғиботию ташвиқоти дар ноҳияи Рӯдакӣ сол аз сол сатҳи дониши ҳуқуқии андозсупорандагон ва маданияти андозсупорию онҳо баланд мешавад. Зеро агар мо натиҷаҳои соли 2019-ро нисбат ба ду соли пеш муқоиса намоем мебинем, ки маблағи қарзи андоз наздики 4 миллион сомонӣ кам гардидааст. Маблағи бақияи

қайд шуд, ки дар давраи ҳисоботи тибқи нишондодҳои СМИИА «Идоракуни ва мониторинги қарзи андозҳо» бо мақсади кам кардани бақияи қарзи андозҳо ва татбиқи амалии чораҳои маҷбуран ситонидани қарзи андоз мутобиқи талаботи моддаи 72 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон 3889 адад оид ба пардохти қарзи андозҳо ба маблағи умумии 20826,0 ҳазор сомонӣ ба унвони

дани талаботи қонунгузорию андоз дар соли 2019 нисбати 767 нафар соҳибкори ҳуқуқию инфиродӣ, ки ба қонунвайронкуниҳо роҳ додаанд, дар асоси талаботи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 1 207,6 ҳазор сомонӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода, аз маблағи умумии ҷаримаҳои таъиншуда ба ҳолати 1 январи соли 2020 ба буҷет 867,0 ҳазор сомо-

Ҳамкориҳои тарафайн – мусоидат дар пешрафти кор



нии онро ворид намуданд, ки ин 71,8 Ҷангир маблағи ҷаримаҳои таъиншударо ташкил медиҳад. Бояд қайд кард, ки дар қиёс нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 шумораи протоколҳои ҷаримаҳои маъмурӣ ба миқдори 59 адад ва маблағи ҷаримаҳои маъмурӣ 132,5 ҳазор сомонӣ афзоиш ёфтааст.

- Натиҷаҳои дар соли 2019 бадастовардаи мо дар самти барҳамдиҳии қарзи андозҳо хуб арзёбӣ гардад ҳам, вале он ҳуди моро қонеъ карда наметавонад, - иброз намуд сардори Нозироти андоз дар ноҳияи Рӯдакӣ Хайрулло Файзуллозода. - Зеро айнӣ ҳол бақияпулиҳои андоз, дар маҷмӯъ, 4761,8 ҳазор сомони ташкил медиҳад, ки ин ҳануз маблағи кам нест. Аз ин нуқтаи назар мо корҳои тарғиботию фаҳмондадиҳиро боз ҳам бештар равнақ бахшида, тамоми қувваро ба он сафарбар менамоем, ки дар семоҳаи якум на камтар аз 20 Ҷангир ҳаҷми умумии маблағи бақияпулиҳоро барҳам диҳем.

Оре, баҳри иҷрои ин амал мақомоти андоз имкониятҳои фаровоне дар даст дорад. Зеро мутобиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ ва нозироти андозии ноҳия як қатор андозсупорандагон барҳам додани қарзҳои андозии ҳешро дар анҷоми нимсолаи якуми соли ҷорӣ ба ўда гирифтаанд, ки дар сурати амалӣ шудани он нозироти андоз метавонад мувозинати барҳамдиҳии қарзҳоро таҳти назорати ҳеш қарор диҳад ва бақияи қарзи маблағи дар боло номбурдаро зина ба зина кам намояд.

Дар ин замина, нозироти андоз дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар кам кардани бақияпулиҳои андоз ва таъмини иҷрои нақшау ўдадориҳо саҳм гузорад.

Муҳаммад ТАБАРЗОДА,
ноҳияи Рӯдакӣ

қарзи андоз ба 1 январи соли 2019 агар 6631,0 ҳазор сомони ташкил дода бошад, пас ин рақам ба 1 январи соли 2020 ба 4761,8 ҳазор сомонӣ баробар гардидааст. Яъне нисбат ба оғози сол ба андозаи 1869,2 ҳазор сомонӣ коҳиш ёфтааст. Бояд махсус қайд кард, ки ба ҳолати 1 январи соли 2020 шумораи корхонаю муассиса ва шахсони инфиродии дар назди буҷет қарздор дар ноҳия 1057 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 33 адад кам мешавад.

Ситоди доимоамалкунандаи барҳамдиҳии қарзҳои андоз дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва расондани кумаки амалӣ ба тоҷирону соҳибкорон ба мақомоти ҳудудии андоз имкон медиҳад, ки сатҳи корбарии ҳудро беҳтар намуда, дар кам кардани маблағи бақияи андоз муваффақ шаванд.

Дар ҷаласаи ҳисоботи мақомоти ҳудудии андоз, ки бо иштироки бевоситаи масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ шуда гузашт, фаъолияти иқтисодии як қатор корхонаҳои аз андоз қарздор ва сабабҳои ба таъхир гузоштани маблағи қарзи онҳо дар назди буҷа таҳлил гардида, мутобиқи талаботи қонунгузорию андоз нисбати онҳо чораҳои таъсирбахш андешида шуд. Ҳамзамон, дар ҷаласа чораандешиҳо нисбати шахсони ҳуқуқию воқеии аз андоз қарздор ва кам кардани маблағи бақияпулиҳо дар соли 2019 баррасӣ гардид. Аз ҷумла

корхонаҳои дар назди буҷет қарздор оғоҳномаҳо ирсол карда шуд, ки аз ин ҳисоб ба буҷет 13 450,0 ҳазор сомонӣ ворид гардид.

Ҳамчунин нисбати 136 нафар андозсупоранда ба маблағи умумии 9051,2 ҳазор сомонӣ 218 адад қарор қабул шуда, аз ин ҳисоб ба буҷет мамлакат 7008,8 ҳазор сомонӣ ворид гардид, ки ин 74,4 Ҷангир маблағи қарорҳои қабулгардидаро ташкил медиҳад. Аз ҷумла, иҷрои пурраи талаботи 133 адад қарор ба маблағи умумии 5674,2 ҳазор сомонӣ таъмин шуда, иҷрои қарорҳои боқимонда мавриди ҳаллу фасл қарор дорад.

Аз ҳисоби 42 адад қароре, ки нисбати 20 нафар андозсупорандаи қарздор дар соли 2018 ба маблағи 1313,4 ҳазор сомонӣ қабул ва иҷрои онҳо ба соли 2019 гузаронида шуда буд, дар соли 2019-ум 1010,5 ҳазор сомонии он ба буҷет ворид карда шуд. Ҳамин тариқ, дар ин давра тибқи тартиби ғайрисудии маҷбуран ситондани қарзи андозҳо ба буҷети давлатӣ маблағи 8 019,5 ҳазор сомонӣ ворид шудааст.

Ошкор намудани ҳолатҳои қонунвайронкуниҳои андоз ва ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидани андозсупорандагони бемасъулият яке аз тадбирҳои муҳим дар гирифтани пеши роҳи қонунвайронкуниҳои андоз ва баланд бардоштани савияи дониши ҳуқуқии андозсупорандагон мешавад. Ҳамин ҷиҳати масъаларо қорамандони мақомоти ҳудудии андоз ба назари эътибор гирифта, барои риояи накар-

Бақияи қарзи андози андозсупорандагон дар кишвар ҳанӯз яке аз масъалаҳои ташвишовар боқӣ мондааст. Ин масъала солҳои тӯлонӣ аст, ки Кумитаи андози мамлакатро нигарон кардааст. Мақомоти андоз ҷиҳати кам кардани бақияи қарзи андозҳо ва пешгирӣ аз афзоиши он, тибқи муқаррароти қонунгузори андоз ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба андоз қарзҳои заруриро анҷом дода истодаанд.

Вобаста ба ин, дар Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе бо иштироки муовини сардори Раёсати андози шаҳри Душанбе Обиди Муҳаммадсаид, сардори шуъбаи ситонидани қарзи андозҳои Раёсати андози шаҳри Душанбе Шамс Сафарзода, сардори Нозироти андоз дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ Диловар Сангаков ва намояндаҳои қорхонаҳои давлативу ҳусусии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ки дар назди бучет аз ҳисоби андозҳо қарздоранд, ҷаласаи қорӣ доир гардид.

Нигаронӣ аз бақияи қарзи андозҳо

Чуноне зикр шуд, дар ҷаласаи мазкур мебоист намояндаи 150 қорхона ва соҳибқорони қарздор ҳозир мешуданд, вале дар он ҷаҳат аз се як ҳиссаи даъватшудагон иштирок карданд, ки ин худ гувоҳи бемасъулиятии онҳост.

Ҷаласаи қориро Обиди Муҳаммадсаид ифтитоҳ карда, гуфт, ки яке аз қорҳои таъсиррасонӣ ва ибтидоии маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо тибқи талаботи қисми 3-и моддаи 72 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастури методӣ “Дар бораи маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо” ба андозсупорандаи қарздор додани огоҳинома оид ба пардохти қарзи андоз ба ҳисоб меравад. Воқеан, тартиби ҳисобкунии фоидаҳо ва андешидани қорҳои маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо на бо мақсади қазо додани андозсупоранда ё вазнин намудани шароити молиявии он амалӣ мешавад, балки ба он мақсад аст, ки худӣ андозсупоранда ба пайдошавии бақияи қарзи андозҳо роҳ надиҳад,

инчунин, ба ҳолати бухронӣ ё муфлисшавӣ қарор гирифтани вазъи молиявии худро пешгирӣ намояд.

Обиди Муҳаммадсаид дар таъба ба таҳлилҳо омилҳои асосии афзоиш ёфтани бақияи қарзи андозҳо, пеш аз ҳама, дар паст будани маърифати андозсупории иддае аз андозсупорандагон маънидод кард. Аз қониби баъзе андозсупорандагон дар муҳлатҳои муқарраргардидаи қонунгузори андоз ба таври дахлдор ва пурра иҷро нашудани уҳдадорӣҳои андозӣ низ, аз сабабҳои асосии афзоиш ёфтани бақияи қарзи андоз арзёбӣ шуд.

Ҳарчанд нисбати қорхонаҳои аз андоз қарздор пайваста қорҳои пешбиниамудаи қонунгузори андоз андешида шуда истодаанд, мутаассифона, бақияи қарзи андозҳои қорхонаҳо афзоиш меёбад ва роҳбарони ин гуна қорхонаҳо ҳатто дар фикри пардохти бақияпулӣ ҳам нестанд.

Зикр шуд, ки дар ин давра қормандони Раёсати ан-

доз дар шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои шаҳри Душанбе қандин маротиба бо андозсупорандагони қарздоре, ки номашон дар рӯйхати қарздорони мақомоти андоз қой гирифтаанд, суҳбату вохӯриҳо, семинар - машварат ва ҷаласаҳои қорӣ гузаронида, онҳоро муваззаф карда буданд, ки бақияи қарзи андози қорхонаву ташкилоти худро давра ба давра қам намоянд. Аммо ба назар мерасад, ки ин ҳама тадбирҳо қорӣ иддае аз андозсупорандагон таъсире нарасонидаанд, зеро ҳанӯз ҳам онҳо ба афзоиш ёфтани бақияи қарзи андозҳояшон роҳ дода истодаанд.

Таъкид гардид, ки амали чунин андозсупорандагон, албатта, бар зарари худӣ онҳост. Чунки тибқи моддаи 73 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истисноӣ ҳолатҳои муқаррарнамудаи қисми 5 ҳамин модда, агар маблағи

андоз, аз қумла пардохти қорӣ дар муҳлати муқаррарнамудаи қонунгузори андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт нашуда бошад ва бақияпулӣ қой дошта бошад, андозсупоранда (агенти андоз) уҳдадор аст, ки аз санаи фаро расидани муҳлати пардохт то санаи пардохти бақияпулӣҳо фоидаҳои дахлдорро пардохт намояд. Ёдрас шуд, ки фоидаҳо қорӣ як рӯзи иҷро нагардидани уҳдадорӣи андоз, аз рӯзи якум баъд аз фарорасии муҳлати пардохти андоз, бо дарназардошти рӯзи пардохт ҳисоб мешаванд. Маблағи фоидаҳо, новобаста ба татбиқи дигар қорҳои маҷбуран ситонидан, инчунин дигар қорҳои қавобгарӣ қорӣ вайрон қардани қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб ва пардохт мешаванд.

Дар интиҳо Обиди Муҳаммадсаид таъкид кард, ки қар шаҳс бояд дар пешрафти иқтисодиёт ва ободии Ватан саҳмгузор бошад. Сари вақт таъмин намудани маоши хизматчиён ва нафақаи пиронсолон, қаланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва дигар омилҳои рӯзгузаронӣ аз сари вақт пардохт шудани андозҳо ва ғаний гардидани бучет вобаста мебошад. Бинобар ин, дар пардохти андоз набояд таъхир кард, балки онро оқилона ва сари вақт бояд супурд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Рӯйхати қорхонаву ташкилот ва андозсупорандагоне, ки дар назди бучет аз пардохти маблағҳои андоз қарздоранд (ба ҳолати 03.03.2020)		
НОҲИЯИ ИСМОИЛИ СОМОНӢ		
№	НОМГӢИ АНДОЗСУПОРАНДАГОН	Маблағи қарзи андоз (бо сомонӣ)
1	ҶДММ «Афроз ЛТД «	-6 187 139
2	КВД «Муассисаи партовкашонии ноҳияи Исмоили Сомонӣ»	-3 607 035
3	ҶДММ «Маркази хизматрасонии техникии «Марказ»	-382 208
4	ҶДММ «Доро»	-371 308
5	ҶДММ «Содот»	-299 048
6	ҶДММ «Грант Торнтон»	-295 490
7	КВД «Қохи Афсарон»	-267 152
8	ҶДММ «Баҳор 4»	-262 480
9	Маркази мубодилаи фарҳангии Тоҷикистону Хитой	-238 817
10	ҶДММ «Омега»	-236 685
11	ҶДММ «Шуҷо»	-227 531
12	ҶДММ «Шароф Холдинг»	-162 774
13	ҶДММ «Робитаи мобилӣ»	-132 764
14	К В Д « И н с т и т у т и л о и ҳ а к а ш и и «Тоҷикгипроводхоз»-и Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»	-125 853
15	ҶДММ «АЙ БИ ТИ ЛТД»	-114 296
16	ҶСП «Заводи қубурҳои асбести»	-103 429
17	ҶДММ «Шифобахши саломат»	-102 886
18	ҶДММ «Сафина»	-100 738
19	ҶДММ «Саммит»	-87 013
20	ҶДММ «Шарқи сурх»	-85 282
21	ҶДММ «Шаҳзод Интернейшнл»	-85 119
22	КВД «Алоқаи маҳсус» - и Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	-82 212
23	ҶДММ «Ремстройсервис»	-81 509
24	ҶДММ «Алоқа сервис»	-77 194
25	ҶДММ «Сумаё»	-73 398
26	КВД «Манзилхизматрасон» №3-и ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе	-73 185

27	ҶДММ «Голд Принт»	-67 691
28	ҶДММ «Мобиланд»	-66 745
29	ҶДММ «Вантакс»	-66 045
30	КВД «Манзилхизматрасон» 2 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе	-65 689
31	ҶДММ “Сур Саф”	-61 508
32	ҶСК «Меҳмонхонаи Тоҷикистон»	-55 364
33	ҶДММ «Роҳат»	-54 859
34	ҶДММ “Компания Феникс”	-51 806
35	ҶСК «Ширкати қоғазҳои қиматноки Тоҷикистон «	-49 567
36	ҶСК «Заводи машруботии Душанбе»	-48 499
37	ҶСК «Гулдаст»	-43 953
38	КВД «Моҳии Тоҷикистон»	-42 698
39	ҶДММ «Юнона»	-37 308
40	ҶДММ «Ваҳдат ЛТД»	-36 236
41	КВД «Манзилхизматрасон» №5-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ	-36 129
42	Мақтаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ноҳияи Исмоили Сомонӣ	-33 538
43	ҶДММ «Уқёнус»	-33 494
44	ҶДММ «Ҷамол ва Басир»	-33 397
45	ҶДММ «Феникс экспресс ГРУПП»	-33 315
46	КВД «Манзилхизматрасон» №1-и ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе	-32 777
47	ҶДММ «Ал Амир»	-27 607
48	ҶДММ «Асад-2008»	-27 172
49	Шуъбаи хадамоти давлатии «Муҳофиза 2-и ШҚД-и н. Октябр	-26 923
50	ҶДММ «Ширкати байналхалқии тиҷоратии Шимоли Чин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	-26 401
51	ҶДММ «Дараи Алмосӣ»	-25 367
52	ҶДММ «Умедахон 98»	-25 333
53	ҶСП «Сити Сервис»	-24 390
54	ҶДММ «Нафтовар»	-24 353
55	ҶДММ «Ободонӣ»	-23 175
56	ҶДММ «Прима»	-21 256
57	ҶДММ «Қони-Дон»	-21 247
58	ҶДММ «Азия сармоя сохтмон лоиҳа»	-20 966

59	ҶДММ «СП Интерси»	-20 826
60	ҶДММ «Проарт»	-20 728
61	ҶДММ «Стар Висион»	-20 498
62	КВД «Маркази марка»- и Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	-19 483
63	ҶДММ «МК Иншоот»	-18 379
64	ҶДММ «Агент Тур»	-18 353
65	ҶДММ «ИМО»	-18 316
66	ҶДММ «Тоҷ технология»	-17 059
67	ҶДММ «Академияи санъати актёрӣ ва овозии Ферз»	-16 646
68	ҶДММ «Меҳрубон 2017»	-16 124
69	ҶДММ «Саид-35»	-15 981
70	ҶДММ «Таъмиқор»	-15 484
71	ҶДММ «Панҷшер К»	-15 007
72	ҶДММ «Даврон И»	-14 029
73	ҶДММ «Балх-2015»	-12 878
74	ҶДММ «Ибни Сино»	-11 904
75	ҶДММ «Сарчашма К»	-11 786
76	Филиали ҶДММ «Сумаё « бо номи «Ҷуҷаҳо бо таври Нью Йоркӣ дар ш. Душанбе»	-11 571
77	ҶДММ «Зебо»	-11 188
78	ҶДММ» ИМС Проджект менджмент»	-10 732
79	ҶДММ «Восток трэвел тур»	-10 514
80	ҶМСП «Тоҷирон»	-10 050
81	КВ «Экспедитсияи қустуҷуию аксбардорӣи геологӣ»-и Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	-6 721
82	ҶДММ «Алиҷони Шарифқон»	-3 159
№	НОМГӢИ АНДОЗСУПОРАНДАГОН	Маблағи қарзи андоз (бо сомонӣ)
1	Саторов Ғафурқон Маҳмудҷонович	-30 686
2	Умарбокиев Утқурқон Файзулоевич	-18 921
3	Ҷумаева Нуринасо Холматовна	-17 004
4	Исоев Далер Холмуродович	-13 781
5	Абдулфаттоев Саидҷон Саидмуҳиддинович	-10 655
6	Шомаҳмадова Светлана Аҳмадовна	-9 911



«ДОКЛАД ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ» Республика Таджикистан

Подготовлен: Мунавер Хваджа, Томас Судинтас, Хасан Алиев и Ашок Синха. Январь 2020 г.

В период с 16 по 29 декабря 2019 г. была проведена оценка системы налогового администрирования Республики Таджикистан с помощью Диагностического инструмента оценки налоговой администрации (TADAT). TADAT позволяет получить базисные оценки результатов работы налогового ведомства, исходя из которых могут быть определены приоритетные области реформ, а также, в ходе последующих повторных оценок, высвечены достижения в осуществлении реформ. Оценка проводилась при содействии Всемирного банка и Проекта реформы налогового администрирования (TARP), финансируемого Всемирным банком.

В состав группы проводившей оценку налогового администрирования Республики Таджикистан входили Мунавер Хваджа (руководитель) и эксперты по оценке TADAT: Хасан Алиев, Томас Судинтас и Ашок Синха. Команда выражает благодарность Насибе Саидовой из Представительства Всемирного банка за ее ценную помощь команде оценки.

Оценочная группа TADAT провела встречу с г-ном Нусратулло Давлатзода, Председателем Налогового комитета (НК) при Правительстве Республики Таджикистан, г-ном Аюбджоном М. Солехзода, Первым Заместителем Председателя, и г-ном Нарзулло Маликзода, Заместителем председателя, и другим высшим руководством и руководителями среднего звена НК. Группа также посетила инспекцию крупных налогоплательщиков в г. Душанбе, местную налоговую инспекцию в районе Вахдат и Торгово-промышленную палату для получения дополнительного подтверждения доказательств. Команда выражает свою искреннюю благодарность г-ну Давлатзода, г-ну Солехзода и в сей к оманде НК, у частвовавшей в о ценке, з а и х о ткрытое и интенсивное участие в обсуждениях оценки и за их гостеприимство, сотрудничество и активное участие во время проведения оценки. Команда выражает особую благодарность г-же Маниже Сайфиддиновой, начальнику Управления международного сотрудничества, за обширную координационную поддержку, оказываемую на протяжении всего процесса оценки. Команда по оценке также хотела бы поблагодарить г-на Одинамухаммада Назризода, координатора проекта TARP, и г-на Джахонбека Мирзоева, консультанта проекта TARP.


«Проект доклада по оценке результатов работы (ДОРР) был представлен г-ну Давлатзода, председателю НК, в конце проведения оценки в стране. Презентация отчета также была проведена представителям соответствующих министерств. Ответы государственных структур были включены в этот окончательный отчет, который был согласован с Секретариатом TADAT.

При поддержке финансируемого Всемирным банком Проекта реформы налогового администрирования (TARP) НК Таджикистана добился значительного прогресса в модернизации администрирования за последние пять лет. Основным мотиватором для НК стало повышение эффективности и действенности в вопросе сбора доходов, повысить уровень добровольного соблюдения требований налогового законодательства и повысить качество обслуживания налогоплательщиков. Разработка Интегрированной информационной системы управления налогами (ITMIS) помогла оцифровать процесс регистрации, подачи налоговой декларации, электронной оплаты налогов, электронного выставления счетов-фактур по НДС, создания предварительно заполненных деклараций и перекрестного сопоставления сторонней информации. Система предоставила безопасный доступ предприятиям и частным лицам к их счетам налогоплательщиков. Механизмы внутреннего и внешнего аудита разработаны должным образом.

Тем не менее, НК еще не использует полный потенциал имеющихся данных для систематического выявления, количественной оценки и снижения рисков соблюдения нормативных требований. Структурированная программа управления рисками соблюдения требований законодательства еще не разработана. Кроме того, система разрешения споров развита недостаточно. Существуют определенные ограничения налоговой политики, которые ограничивают возврат НДС лишь небольшим количеством крупных экспортеров.

Далее следуют результаты оценки TADAT по Таджикистану, включая определение основных сильных и слабых сторон.

Сильные стороны	Слабые стороны
Процесс регистрации налогоплательщика и база данных соответствуют стандартам международной передовой практики, точность информации обеспечивается.	Эффективное управление соблюдением нормативных требований и институциональными рисками не осуществляется в соответствии с передовой международной практикой.



Внутренний и сторонний сбор и обработка данных позволяют проводить всесторонний статистический анализ.	В настоящее время анализ налогового разрыва не проводится.
НК предоставляет компетентную и актуальную информацию налогоплательщикам для выполнения обязательств	В НК отсутствует методология проведения проверок по сегментам налогоплательщиков и секторам экономики.
Все налоговые декларации подаются своевременно в электронном виде.	Система возврата и зачёта НДС не эффективна и не основана на оценке риска.
Система учета доходов НК является надежной и взаимодействует с системой финансового управления Министерства финансов.	Система разрешения споров не эффективна и редко используется налогоплательщиками.
Функции внутреннего и внешнего аудита регулярны и четко определены	Обследования восприятия налогоплательщиками и отчеты внешнего аудита операционных и финансовых результатов не публикуются.
НК оказывает действенную поддержку Министерству финансов в предоставлении информации для прогнозирования доходов, мониторинга сбора доходов и налоговых расходов.	НК не имеет надлежащего механизма для обязательных постановлений или совместного соблюдения нормативных требований.
Обследования восприятия налогоплательщиков проводятся регулярно, последующие действия предпринимаются.	

Таблица 1 содержит краткое изложение оценок результативности, а на рис. 1 приведен график распределения этих оценок. Оценки были выставлены на основе девяти ключевых областей результативности (КОР) системы TADAT и 32 показателя высокого уровня, имеющих ключевое значение для результатов работы налогового ведомства. Оценка каждого показателя производилась по шкале «ABCD», где «А» означает самый высокий, а «D» — самый низкий уровень результативности.

Таблица 1. Таджикистан. Сводные показатели оценки результативности по методу TADAT

Показатель	Оценки за 2019 год	Краткое объяснение оценки
КОР 1: Целостность базы зарегистрированных налогоплательщиков		
P1-1. Точная и достоверная информация о налогоплательщиках.	A	База данных зарегистрированных налогоплательщиков соответствует стандартам международной передовой практики. Для обеспечения точности базы данных налогоплательщиков регулярно применяются документированные процедуры. Отчеты подтверждают достоверность регистрационной базы данных.
P1-2. Владение информацией о потенциальных налогоплательщиках.	A	Для выявления предприятий, которые не регистрируются, принимаются меры. подразумевающие использование сторонних источников и полевых проверок.
КОР 2: Эффективное управление рисками		
P2-3. Определение, оценка, ранжирование и количественная оценка рисков несоблюдения норм.	C	НК имеет регулярный доступ и проводит регулярный анализ большого спектра данных из внутренних и внешних источников. Анализ данных не ориентирован на систематическое управление рисками соблюдения требований налогового законодательства. Используются только отдельные элементы управления рисками. Однако комплексный и структурированный процесс оценки рисков еще не разработан.
P2-4. Снижение рисков на основе плана улучшения соблюдения норм.	C	Имеются документально оформленные ежегодные планы, содержащие мероприятия по усовершенствованию соблюдения нормативных требований, но отсутствует консолидированные документы операционное планирование для усовершенствования соблюдения требований налогового законодательства.

Р2-5. Мониторинг и оценка результатов деятельности по снижению рисков несоблюдения норм	D	Процесс, используемый для мониторинга и оценки снижения рисков соблюдения требований законодательства, ограничен отсутствием структурированного плана оценки рисков соблюдения выполнения требований и критериев оценки.
Р2-6. Управление операционными рисками.	D	В НК отсутствует всеобъемлющий и периодический процесс для выявления, оценки, смягчения и переоценки операционных рисков. Комплексная программа управления устойчивостью функционирования еще не разработана, за исключением программы обеспечения устойчивости информационных технологий, которая протестирована и проверена.
Р2-7. Управление кадровыми рисками	D	Отсутствует формальный процесс выявления, оценки, определения приоритетов и снижения рисков, связанных с человеческим капиталом. Оценка рисков человеческого капитала по всему налоговому органу еще не проведена.
КОР 3: Содействие добровольному соблюдению норм		
Р3-8. Объем, своевременность и доступность информации.	B	Общественности предоставляется информация обо всех основных налогах, основных областей обязательств налогоплательщиков и всех сегментах налогоплательщиков через веб-сайт и другие каналы доставки информации У НК имеются документированные процедуры и специальный отдел - Отдел обслуживания налогоплательщиков, который обеспечивает распространение конкретной и общей обновленной информации. Регулярно проводится широкий спектр инициативных образовательных программ для налогоплательщиков.
Р3-9. Быстрота реагирования на запросы о предоставлении информации.	A	Все телефонные запросы налогоплательщиков и посредников обрабатываются оперативно.
Р3-10. Масштаб мер по снижению затрат налогоплательщиков на соблюдение норм.	B	НК внедрил упрощенную систему отчетности и ведения учета для мелких налогоплательщиков. Тем не менее, декларации не проверяются регулярно для удаления неактуальной информации.
Р3-11. Получение отзывов налогоплательщиков относительно продуктов и услуг.	A	Обратная связь с налогоплательщиками осуществляется с использованием различных методов связи.
КОР 4: Своевременная подача налоговых деклараций		
Р4-12. Процент своевременно поданных деклараций.	A	Налогоплательщики своевременно подают свои декларации по всем основным налогам.
Р4-13. Работа с лицами, не подавшими декларацию	C	В отношении лиц, не подающих декларации, предпринимаются специальные меры, однако существует две документально оформленные процедуры для принятия таких мер.
Р4-14. Использование электронных методов подачи деклараций.	A	Требование по осуществлению всех налоговых платежей по основным налогам в электронном формате.
КОР 5: Своевременная уплата налогов		
Р5-15. Использование электронных методов оплаты.	A	Требование по осуществлению всех налоговых платежей по основным налогам в электронном формате.
Р5-16. Использование эффективных методов сбора налогов.	A	Постоянно используется удержание налогов у источника выплаты и авансовые платежи.
Р5-17. Своевременность платежей.	A	Оплата НДС, в целом, осуществляется своевременно.
Р5-18. Объем и динамика налоговой задолженности.	A	Уровень налоговой задолженности относительно низок.
КОР 6: Достоверность информации в налоговых декларациях		

Р6-19. Масштабы мер по проверке, предпринимаемых с целью выявления и пресечения недостоверной отчетности.	D	Программа аудита является комплексной и централизованной, однако оценки воздействия аудита проводятся на разовой основе. Унифицированная практика обеспечивается использованием передового программного обеспечения и руководств по аудиту, однако четкая методология аудита ключевых отраслей экономики отсутствует. Качество аудита контролируется на регулярной основе. Однако predetermined контрольные списки аудита качества не используются. Результаты аудита и его эффективность регулярно контролируются с использованием ключевых показателей эффективности. Тем не менее, заранее определенные проверочные списки не используются, а опросы проверенных налогоплательщиков не проводятся.
Р6-20. Использование систем широкомасштабной сверки данных в целях выявления недостоверной отчетности.	B	Регулярно проводится широкий спектр автоматических перекрестных проверок для повышения точности налоговой отчетности.
Р6-21. Инициативы, направленные на содействие представлению достоверной отчетности.	D	Государственные и частные инструменты решений и совместные подходы к соблюдению требований еще не применяются.
Р6-22. Мониторинг налогового разрыва в целях оценки степени недостоверности отчетности.	D	Методологии для комплексной оценки потерь доходов от неточной отчетности не разработаны.
КОР 7: Эффективное разрешение налоговых споров		
Р7-23. Существование независимого, действенного и поэтапного процесса разрешения споров.	B	Процесс административного рассмотрения первого уровня в рамках НК является многоуровневым, а Апелляционный совет второго уровня не является внешним органом. Однако процесс административного обжалования очень редко используется налогоплательщиками. Механизм административного контроля физически и организационно независим от отдела проверок. Информация о правах споров налогоплательщиков и процессе разрешения споров является общедоступной, и налогоплательщики четко информированы о них.
Р7-24. Время, требуемое для разрешения налоговых споров.	A	НК своевременно проводит административное рассмотрение апелляций, поданных налогоплательщиками.
Р7-25. Степень принятия мер по результатам разрешения споров.	A	НК регулярно реагирует на результаты разрешения споров.
КОР 8: Эффективное управление доходами		
Р8-26. Вклад в процесс прогнозирования государственных налоговых поступлений.	A	НК принимает активное участие в исполнении бюджета правительства, предоставляя данные для прогнозирования доходов.
Р8-27. Эффективность системы учета налоговых поступлений.	A	Автоматизированная Интегрированная информационная система управления налогами НК (ITMIS) соответствует государственным стандартам ИТ и бухгалтерского учета и взаимодействует с Информационной системой управления финансами Министерства финансов РТ (TFMIS).
Р8-28. Эффективность обработки налоговых возвратов.	C+	Отсутствует основанная на риске проверка возврата НДС и ускоренных процедур. Тем не менее, все требования по возврату от отвечающих требованиям экспортеров оплачиваются своевременно.
КОР 9: Подотчетность и прозрачность		
Р9-29. Механизмы внутреннего контроля.	C+	Механизм внутреннего контроля гарантирует, что все органы внутреннего контроля и процедуры НК соблюдаются налоговыми служащими. Тем не менее, НК имеет слабый механизм обеспечения соблюдения этических принципов персонала, который не соответствует стандартам передовой международной практики.

Р9-30. Внешний надзор за деятельностью органов налогового администрирования.	B	Внешний надзор за операционной и финансовой деятельностью НК осуществляет Счетная палата и Агентство финансового контроля. Процесс расследования подозреваемых в совершении правонарушений и коррупции достаточно разумный.
Р9-31. Общественное восприятие добросовестности.	C	Регулярно проводятся обследования восприятия налогоплательщиков, но их результаты не раскрываются общественности.
Р9-32. Публикация информации о деятельности, результатах и планах.	B	НК публикует ежегодный отчет о своей операционной и финансовой деятельности ежегодно в начале января. Стратегическая программа НК публикуется до ее вступления в силу, но ежегодные операционные планы публикуются в начале года, охватываемого планами.

I. ВВЕДЕНИЕ

В настоящем докладе приводятся результаты оценки TADAT, которая была проведена в Таджикистане в период с 16 по 29 декабря 2019 г. и впоследствии была рассмотрена Секретариатом TADAT. Доклад построен в соответствии с девятью ключевыми областями результативности (КОР) системы TADAT и связанными с этими областями 32 показателями высокого уровня, имеющими ключевое значение для результативности работы налогового ведомства. При выведении оценки по каждому показателю во внимание принимаются 55 измеряемых параметров. Каждый параметр и показатель оценивается по четырехбалльной шкале «А», «В», «С» или «D»:

- **«А»** означает результативность работы, соответствующую или превышающую передовую международную практику. В этом случае, в целях TADAT, передовая практика подразумевает уже протестированный и широко-используемый подход, применяемый большинством передовых органов налогового администрирования. Однако следует принять во внимание, что, для того чтобы считаться «передовой практикой», совсем необязательно находиться в авангарде прогресса в технологическом или ином отношении. В условиях динамичного характера налогового администрирования передовая практика, описанная в практическом пособии, может со временем совершенствоваться по мере развития технологий и опробования и широкого распространения инновационных подходов.
- **«В»** означает приемлемые результаты (т. е. достаточно надежный, но несколько уступающий передовой международной практике уровень результативности).
- **«С»** означает слабые результаты в сравнении с передовой международной практикой.
- **«D»** означает неприемлемые результаты и выставляется в случае несоответствия требованиям, предъявляемым для получения оценки «С» и выше. Кроме того, оценка «D» выставляется в определенных ситуациях, когда оценщики не располагают достаточной информацией для определения и оценки уровня результативности работы. Например, оценка «D» выставляется, если орган налогового администрирования оказывается не в состоянии представить базовые численные данные для оценки операционных результатов (например, в области подачи деклараций, уплаты обязательств и обработки возмещений). Объясняется это тем, что неспособность органа налогового администрирования предоставить требуемые данные свидетельствует о недостатках его систем управленческой информации и практики мониторинга результатов работы в отношении данного параметра.

Дополнительную информацию о системе TADAT см. в приложении I.

Следует помнить о следующих особенностях диагностического метода TADAT:

- Предметом оценки при использовании TADAT являются результаты работы, достигнутые в области налогового администрирования в отношении основных прямых и косвенных налогов, имеющих ключевое значение для доходов центрального правительства, а именно: налога на доходы корпораций (НДК); налога на доходы физических лиц (НДФЛ); налога на добавленную стоимость (НДС); внутреннего акцизного налога (заостряя внимание на зарегистрированных плательщиков внутренних акцизов, которые занимаются торговлей категориями товаров/услуг, на которые приходится 70 процентов от всей суммы поступлений от внутреннего акцизного налогообложения); отчисляемых из заработной платы сумм, удерживаемых работодателями (которые, строго говоря, представляют собой отчисления НДФЛ). Оценка результатов работы в соотношении с администрированием этих основных налогов позволяет получить представление об относительных слабых и сильных сторонах налогового администрирования в стране.
- Оценки TADAT основаны на подтверждающих данных (см. приложение V, где приводятся источники данных, применимые при оценке [название страны]).
- TADAT не предназначен для оценки администрирования специальных налоговых режимов, например, применяемых в секторе природных ресурсов. Кроме того, за рамками TADAT остается таможенное администрирование.
- TADAT позволяет получать оценки в рамках действующих в стране основ налоговой политики, причем эти оценки высвечивают проблемы в области эффективности работы, для преодоления которых лучше всего подходит комбинация мер в сфере администрирования и налоговой политики.

(Продолжение следует)

ОБУНА БА РЀЗНОМАИ «БОҶУ ХИРОЧ»

БАРОИ СОЛИ 2020 ИДОМА ДОРАД

Нашрияи Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ба «Боҷу хироч»
бо чашми хирад,
чашми нек ва
чашми дурбин
нигаред ва
ҳамрозу ҳамсадо
бошед!

65
СОМОНӢ

нархи яксолаи
обуна ба рӯзномаи
«Боҷу хироч»

СУРОҒАИ МО:

ш.Душанбе, хиёбони
Н.Қаробоев 42/3, бинои
Нозироти андози ноҳияи
Фирдавсӣ
Телефон: (2)33-08-41

СУРАТҲИСОБИ РЀЗНОМАИ
«БОҶУ ХИРОЧ»:

р/сч 20202972000266101000
кор/сч 20402972316264
МФО 350101626 БДА ҶТ
«Амонатбанк» дар шаҳри Душанбе
РМА 030007408



ҶОМЕА

Ҷавонон - посдорандаи арзишҳои миллӣ

Муқовимат бо терроризм ва экстремизм мавзӯи мубрами рӯз ба ҳисоб меравад. Бояд гуфт, ки то имрӯз аз тарафи олимони ва муҳаққиқони ватанию хориҷӣ тадқиқи таҳқиқҳои зиёде анҷом дода шудаанд, ки ҳар яке ба паҳлуҳои гуногуни ин масъала равшанӣ андохта, роҳи василаҳои баромадан аз ин мушкилоти воқеан глобалиро низ пешниҳод намудаанд.

Мушкилоти терроризм ва экстремизм имрӯз аксари ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифта, ба хатари бузурги сайёра табдил шудааст ва ҷуноне ба назар мерасад, имрӯз ҳама барои бартараф кардани ин вабои аср дастаҷамъона мубориза мебаранд.

Дар ҳама давру замон рушди инкишоф ва пешрафти кишварҳои олам аз омилҳои зиёд, аз ҷумла захираҳои инсонӣ, сатҳи саводнокии онҳо ва пешрафти илму техника вобастагӣ дорад. Бинобар ин, ҷавонони Тоҷикистон ҳамчун қишри бонувӯзи захираҳои меҳнатӣ объекти манфиатҳои миллию давлатӣ буда, омилҳои асосии таъмини

рушди давлат ва ҷомеа ба ҳисоб меравад.

Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардаанд: «Аксари аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд, ки онҳо давомдиҳандаи қору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, ҳулоса, ояндаи миллат ва давлат мебошанд».

Таловҳои ҷавонони имрӯза ҷиҳати иштироки фаъолони дар рушди нумӯи кишвари азизамон моро мутмаин месозад, ки онҳо бо ҳисси баланди худшиносӣ худогоҳии миллӣ ва ифтихор аз давлату давлатдории миллӣ дар оянда низ тамоми нерӯи худро барои ҳифзи дастовардҳои Истиқлолият, таҳкими давлатдорӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳу субот, рушди минбаъдаи иқтисодиву иҷтимоии мамлакат ва устувор гардонидани мавқеи он дар қатори кишварҳои пешрафта сафарбар менамоянд.

Ҷавонон, ки аслан, қишри аз ҳама осебпазири ҷомеаанду ба онҳо дар баҳогузори ва фикронӣ, баландсолорӣ (максимализм) хос мебошад, аз нигоҳи равонӣ пурра ба воя нарасидаанд ва

аксаран вобастаи афқору андешаи бегона мебошанд, аз ин рӯ метавонанд ба осонӣ ба доми идеяҳои радикалӣ афсанд.

Имрӯз бо таъсири Интернет, яъне шабақаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва дигар воситаҳои иттилоотӣ, иддае аз ҷавонони сустиродаву ноогоҳ аз воқеият ба доми гурӯҳҳои манфиатҷӯ гирифта шуда, ба миллату Ватани худ хиёнат менамоянд, обрӯ ва мақоми мамлакатро дар арсаи байналмилалӣ паст мегардонанд. Онҳо ҷони худро дар хатар гузошта, ба хотири ваъдаҳои бардурӯғ ҳаёти худро барбод медиҳанд ва волидайнро наздиконашонро дар миёни ҷомеа шармсор мегардонанд.

Дар замони муосир, ки илму техника асоси пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад, ҷавононро зарур аст пойбанди расму оинҳои ҳурфотӣ нашуда, кӯшиш намоёнд, то ҳамқадами замон бошанд ва ҷаҳонбинии худро васеъ кунанд.

Ҷамаҷониба густариш бахшидани худшиносӣ худогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватандории мардум ва баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ҳуқуқи аҳолии кишвар, бахусус, ҷавонону наврасон яке аз ҳадафҳои имрӯзаи рушди давлатдории миллӣ маҳсуб мешавад. Дар ин замина, тамо-

ми сохторҳои давлатию ҷамъиятӣ бояд таваҷҷуҳи асосиро ба сиёсати давлатӣ, дар соҳаи ҷавонон равона сохта, онҳоро дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ тарбия намоёнд. Ин вазифаи муқаддас бояд кори ҳаррӯзаи оила, макотиб ва ниҳодҳои дахлдор бошад.

Терроризм ва экстремизмро мо ҳаргиз қабул надорем, чунки он ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро поймол мекунанд. Қобили зикр аст, ки экстремизм асосҳои маънавии ҷомеаро вайрон намуда, ба амнияти минтақа, тамоми ҷаҳон таҳдид мекунанд. Ба муқобили он дастаҷамъона бояд мубориза бурд. Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ ҷонибдори амалҳои якравию тундравӣ аст. Ин амалу зухурот метавонад, дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон - дин, сиёсат, идеология, илм ва ҳатто дар варзиш низ ба миён ояд. Дар таблиғи ақидаҳои ифротӣ ташкилотҳои махсуси хориҷӣ дар минтақа манфиатдоранд ва ин андешаҳоро миёни ҷавонон таблиғ ва интишор мекунанд.

Дар ин робита, бояд ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳувияти миллӣ ва донишомӯзӣ тарбия намоем. Зеро имрӯз ташкилотҳои террористӣ ба мафкураи ҷавонону наврасон таъсири бад расонида истодаанд. Ҷавонони мо бояд ҳисси баланди миллӣ дошта бошанд, бо Ватан, миллат, давлати соҳибистиқлол ва забону фарҳанги миллии хеш ифтихор намоёнд ва барои ҳимояи онҳо ҳамеша омода ва ҳушёр зирак бошанд.

Т. ЧИЛАЕВ

Шаҳрвандони муҳтарам!

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки тибқи талаботи моддаи 156 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлати ниҳии пешниҳоди эълומияи андоз аз даромад аз ҷониби шахсони воқеӣ барои соли 2019 то санаи 1 апрели соли ҳисоботи муқаррар карда шудааст.

Аз ин лиҳоз, эҳтиромона аз шумо хоҳиш менамоем, ки эълумияи андоз аз даромади худро ба мақомоти андози маҳалли қайди худ пешниҳод намоед!

Ҳангоми дар муҳлатҳои муқарраргардида аз ҷониби шумо пешниҳод нагардидани эълумияи андоз аз даромад, мақомоти андоз тибқи талаботи қонунгузорӣ чораҷӯӣ менамояд.

МУҲТАРАМ ШАҲРВАНДОН ВА АНДОЗСУПОРАНДАГОН!



Маъракаи обунаи имтиёзнok ба рӯномаи «Бочу хироч» барои соли 2020 идома дорад!

Рӯномаи «Бочу хироч» дар фазои иттилоотии мамлакат ягона рӯномаи соҳавиест, ки дар он дар бораи масъалаҳои андозу андозбандӣ, низому меъёрҳои андозҳо, имтиёзот ва сабукиҳои андозӣ, хизматрасониҳои мақомоти андоз ба андозсупорандагон, рушди фаъолияти соҳибкорӣ, андоз дар хориҷа ва дигар мавзӯҳои, ки ба муносибатҳои андозӣ дахл доранд, нашр мешаванд.

Шумо ба рӯномаи «Бочу хироч» обуна шуда, метавонед аз ҷониби мутахассисони соҳибкасб ба ҳамаи саволҳои худ доир ба қонунгузори андоз, маъмурикунонии андоз ва ҳуқуқи уҳдадорҳои андозсупоранда ҷавоби мушаххас ва асоснок дарёфт намоед.

Рӯномаи «Бочу хироч» ва мутахассисони Кумитаи андоз кӯшиш менамоянд, ки маводи рӯнома ҷолибтар ва барои тақмили дониши андозию иқтисодӣ ва ҳалли мушкилоти шумо боз ҳам муфидтар бошанд.



Нархи обуна барои соли 2020 ҳамагӣ **65 СОМОНИРО** ташкил дода, манфиати маводи он ҷиҳати пешбурди самаранокӣ соҳибкорӣ шумо дар давоми сол ба маротиб зиёд хоҳад буд.

Рӯномаи «Бочу хироч»

БАРҲАМ МЕХҶҮРАД

■ ҶДММ «Партав» (РМА 110003088), воқеъ дар ноҳияи Нуробод барҳам меҳӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо дар давоми 2 моҳ қабул карда мешаванд.

■ ҶДММ «Сӯғдшаҳрофар-М» (РМА 630016870), воқеъ дар шаҳри Хуҷанд барҳам меҳӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо дар давоми 2 моҳ қабул карда мешаванд.

■ ҶДММ «ДС-2014» (РЯМ 0210021039), воқеъ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ барҳам меҳӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо дар давоми 2 моҳ қабул карда мешаванд.

■ ҶДММ «Баҳор 2012», (РЯМ 3410006298), воқеъ дар ноҳияи Кушонӣён, барҳам меҳӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо дар давоми 2 моҳ қабул карда мешаванд.

■ ҶДММ «Дайн», (РЯМ 3410002640), воқеъ дар ноҳияи Кушонӣён, барҳам меҳӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо дар давоми 2 моҳ қабул карда мешаванд.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

■ Шаҳодатномаи соҳибкорӣ инфиродӣ Қудратзода Бибиборо (РЯМ 7030002935), аз шаҳри Хоруғ, бинобар ғум шуданаш беэътибор доништа шавад.

■ Шаҳодатнома ва Иқтибос аз феҳристи ягонаи давлатии соҳибкорӣ инфиродӣ Солиҳова Ситорамоҳ (РЯМ 0331375486), аз ноҳияи Фирдавсӣ бинобар ғум шудан беэътибор доништа шавад.

■ Патенти соҳибкорӣ инфиродӣ Шероромова Таҳмина (РЯМ 0330154871), аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар ғум шуданаш беэътибор доништа шавад.

■ Иқтибос аз феҳристи ягонаи давлатии мутааллиқ ба Х/Д «Азиза» (РЯМ 2630020415), аз ноҳияи

Темурмалик, бинобар ғум шуданаш беэътибор доништа шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ ба Х/Д «Малика Собирова» (РЯМ 1830039815), аз шаҳри Кӯлоб, бинобар ғум шуданаш, беэътибор доништа шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ ба Х/Д «Давлат» (РЯМ 7330000590), аз ноҳияи Дарвоз, бинобар ғум шуданаш, беэътибор доништа шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ ба Х/Д «Юлдош» (РЯМ 6130100974) аз ноҳияи Ҷаббор Расулов, бинобар ғум шуданаш, беэътибор доништа шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ ба К/Т «Беҳрузи

Хуҷанд» (РЯМ 6110001618) аз ноҳияи Ҷаббор Расулов, бинобар ғум шуданаш беэътибор доништа шавад.

■ Патенти соҳибкорӣ инфиродӣ Абдуев Олим (РЯМ 5830055156) аз ноҳияи Мастҷоҳ, бинобар ғум шуданаш беэътибор доништа шавад.

■ Патенти соҳибкорӣ инфиродӣ Амонов Амонбой (РЯМ 6330114056) аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, бинобар ғум шуданаш, беэътибор доништа шавад.

■ Патенти соҳибкорӣ инфиродӣ Салаиддинова Зурафо (РЯМ 2830011681), аз шаҳри Бохтар, бинобар ғум шуданаш, беэътибор доништа шавад.



Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

СУПОРИДАНИ АНДОЗ ВА ПАРДОХТҶО, КИ ҚОНУН МУАЙЯН КАРДААСТ, ҶАТМИСТ.

(моддаи 45 Конституцияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон)



www.andoz.tj

АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

§ 4. Ислоҳоти низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи Кодекси нави андоз

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Истифодаи низоми содакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ онҳоро аз пардохти ҷунин андозҳо, ба истиснои даромадҳои дар маънаи пардохт андозбандишуда, озод мекунад:

1) андоз аз Ҷоиди аз тижорати бозӣ;

2) андоз аз даромад, бевосита аз даромадҳои тижорати бозии соҳибкори инфиродӣ, ки тибқи шаҳодатнома фаъолият мекунад;

3) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;

4) ААИ, ба истиснои андоз аз арзиши иловашудаи барои хизматрасониҳои (корҳои) ба Ҷаъирезидент тахвилшуда ва мартуб ба воридоти молҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Маблағи андоз аз бизнеси бозӣ дар мувофиқи Кумитаи андози назди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳрҳо (ноҳияҳо) муқаррар карда мешавад.

Андозсупорандагон, ки ба тижорати бозӣ машғуланд, уҳдадоранд аз 1 январи соли 2013 ба низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои тижорати бозӣ гузаранд. То қабули қарорҳои маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи шаҳрҳо (ноҳияҳо) доир ба маблағи андоз аз тижорати бозӣ, маблағи андоз аз тижорати бозӣ барои шахсон мазкур дар ҳаҷми миёнаи моҳонаи ҳамаи андозҳои аз фаъолияти онҳо дар соли 2012 ҳисобкардашуда бо истифодаи коэффисиенти баландкунандаи 1,5 муайян карда мешавад.

То қабули қарорҳои маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи шаҳрҳо (ноҳияҳо) доир ба андозҳои

маҳаллӣ, ҳисоб ва пардохти андозҳои маҳаллӣ тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ анҷом дода мешавад. Низомҳои имтиёзҳои андозбандӣ

Дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав низомҳои имтиёзҳои андозбандии зерин пешбинӣ гардидааст:

1. Андозбандии соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ;

2. Хусусияти андозбандии корхонаҳои нафтаи сисе, ки ба сисилаи пурраи коркарди нахӣ пахта ба маҳсулоти ниҳой (аз калобаи пахта то маҳсулоти пахтагии дузандагӣ) машғул мебошанд;

3. Андозбандӣ аз рӯи созишномаҳои оид ба тақсими маҳсулот;

4. Асосҳои андозбандии фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ.

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав аз 1 январи соли 2013 мавриди амал қарор гирифтааст.

Мақсад аз шарҳи муҳтасари фарқиятҳои асосии Кодекси андоз дар таҳрири нав ва Кодекси андози амалкунанда аз он иборат аст, ки то лаҳзаи мавриди амал қарор дода шудани Кодекси нав доираи харҷи васеи андозсупорандагон ва шахрвандон доир ба муқаррароти асосии пешбинишудаи он, ҳуқуқҳо ва уҳдадорҳои андозии худ, аз ҷумла доир ба ҳуқуқҳои худ оид ба имтиёзоти андозӣ маълумоти бештаре дошта бошанд ва онҳоро дуруст ва самаранок истифода бурда тавонанд.

Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ

«Аз таърихи молия, андоз ва ташаккули низоми андозбандӣ дар Тоҷикистон»

Иқдоми «Диннер склаб»



Имрӯзо бо корти қарзӣ пардохтани маблағ касеро ба ҳайрат намеорад, вале замоне мардум дар бораи он тасаввурот надоштанд.

Директори ширкати қарзии «Хемилтон кредит корпорейшн» - и Амрико Фрэнк Макнарам боре нисфирӯзӣ ба тарабхона даромада хӯрок тановул кард, аммо вақти пардохти маблағ маълум шуд, ки ҳамёнашро дар хона фаромӯш кардааст. Баъд аз соатҳои тӯлонӣ ҳамсараш ба

ёрии ӯ шитофту Фрэнк-ро аз «ҳабс»-и тарабхона берун овард. Пас аз ин, Фрэнк бо дӯстонаш ширкати «Диннерс Клуб»-ро таъсис дод, ки истеҳсоли кортҳои пластикиро ба роҳ монда, ҳамзамон, аввалин ширкати миёнарави қарздиҳанда ба ҳисоб мерафт. Албатта, аз ин иқдом каме ҷони мардум осойд, вале солҳои 50-ум дар Амрико беқурбшавии пул оғоз ёфт дар натиҷа амрикоӣҳо, ки аксаран аз кортҳои «Диннерс Клуб» истифода мебуданд, ба қарз ғутиданд. Пасон, ин «анъана»-и амрикоӣҳоро дигар кишварҳо истифода мебудардагӣ шуданд.

Мамлакатҳои аз ҳама зиёд муҳоҷирдошта

(Нафароне, ки ба ин мамлакатҳо кӯч баста, шахрвандиашро қабул кардаанд, бо фоиз)



1	Иёлоти Муттаҳидаи Амрико — 44,4
2	Арабистони Саудӣ — 12,2
3	Олмон — 12,1
4	Федератсияи Россия — 11,7
5	Британияи Кабир — 8, 8
6	Амороти Муттаҳидаи Араб — 8,3
7	Фаронса — 7,9
8	Канада — 7,9
9	Австралия — 7
10	Испания — 6
11	Италия — 5,9
12	Ҳиндустон — 5,2
13	Украина — 5
14	Туркия — 4,9
15	Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ — 4


Панди рӯзгор

Тоҷире, ки аз ҳисоби фурӯши мӯза сарват ёфта буд, писаронашро ҳам ба ин кор ҷалб кард. Нахуст писари калони худро махсус ба Африқо фиристод, то вазъи харидуфурӯши пойафзолро фаҳмида ояд. Ӯ зуд баргашта хабар дод: «Дар Африқо ҳама пойи луч мегарданд. Тижорати мо он ҷо рушд нахоҳад кард».

Падар писари дуюмро низ ба Африқо бо ҷунин супориш фиристод. Ӯ баъди чанде баргашта, бо фараҳмандӣ гуфт: «Падар, он ҷо касе кафш немест, дукон ё коргоҳи кафшбарорӣ нест, муштарӣ бисёр, рақобати тижоратӣ дида намешавад, агар зуд дуконҳои фурӯши пойафзол таъсис диҳем, сарватамон дучанд меафзояд. Маданияти пӯшидани кафшро дуруст фаҳмонда, нархҳоро барои халқи Африқо дастрас гардонем, кофист».

Дасти саҳо бо андешаҳои зебо

Садио Мане, ҳамлагари дастаи «Ливерпул» ва тими миллии Сенегал, бо тавсифи маблағҳои ҳангуфташ иброн муадаст, ки: «Чаро бояд ман даҳ мошини «Феррари» дошта бошам? Ё 20 - то соати алмосӣ ва ё ду тайёраи шахсӣ? Ин чизҳо барои ҳуди ман ва сулҳу суботи ҳамдигаронам чӣ лозиманд? Ман ҳатто маълумоти миёна надорам, аммо имрӯз ба шарофати футбол ба ин мартаба расидаам. Беҳтараш барои мардуми худ мактабҳо, майдончаҳои варзиш созам ё ба онҳо либосу пойафзол тухфа намоям».



Имрӯз Мане ба сокинони яке аз ноҳияҳои камбизоати кишвари худ - Сенегал ҳар моҳ 70 - евроӣ кумақпулӣ медиҳад.

Бочу ХИРОЧ

МУАССИС:

КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФ

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ ВА МУШОВАРА:

ДАВЛАТЗОДА Н. М. - Раиси Кумитаи андози назди Ҷумҳурии Тоҷикистон; **ҚАҲҲОРЗОДА Ф. С.** - Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; **СОЛЕҲЗОДА А. М.** - муовини аввали Раиси Кумитаи ан-

дозии назди Ҷумҳурии Тоҷикистон; **МЕЛИКЗОДА К.Н.** - муовини Раиси Кумитаи андози назди Ҷумҳурии Тоҷикистон; **ЮСУФИ П. С.** - ёрдамчи Раиси Кумитаи андози назди Ҷумҳурии Тоҷикистон; **НУРЗОДА Ҷ.** - сардори Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупоран-

дагони Кумитаи андози назди Ҷумҳурии Тоҷикистон; **ЧАЛИЛЗОДА Қ.** - сардори Сарраёсати баҳисобгирӣ ва таҳлили даромадҳо; **ВОҲИДОВ А.** - муовини сармуҳаррир - котиби масъули рӯзномаи «Бочу хироч»; **НИҒМАТОВ М.** - сардори шӯъбаи иқтисод, буҷет ва андози рӯзномаи «Бочу хироч».

Дар ҳафтанома ба хотири гуногунандешӣ матолибе низ нашр мешавад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифони ҳамақадри набошад ва масъулияти онро ба дӯш нагирад.

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги ҷумҳурий тахти рақами 597 номнавис шудааст.

Ҳафтанома бо шаҳодатномаи №0310003650 дар Кумитаи андози назди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст.

Тел: 233-08-41 (муҳбирон), 44-600-41-76 (шӯъбаи эълон ва обуна)

Навбатдор: Неъматулло ЗОИРЗОДА

Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

Суроға: ш. Душанбе, х. Н. Қарабев 42/3,

Бинои Нозироти андоз дар н.Фирдавӣ

► Индекс: 68930

Рӯзнома дар нашриёти «Шарқи озод» чоп шудааст.

Телефон: 74864